

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳукуқи дастнавис

ВБД: 809.155.0.+804.0:615 (81.2 Тоҷ+81.+81.2 франс: 51)

САФАРЗОДА ОДИНАМУҲАММАД ИСЛОМ

**ТАҲЛИЛИ СОХТОРИЮ МАҶНООИ ИСТИЛОҲОТИ ДОРУСОЗӢ ДАР
ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА ФАРОНСАВӢ**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ
аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ,
киёсӣ ва муқоисавӣ

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертатсия дар кафедраи забонҳои хориҷии факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом ёфтааст.

Роҳбари илмӣ:

Тӯраҳасанов Қодирқул Шодикӯлович – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

Турсунов Фаёзҷон Мелибоевич – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода;

Азизова Маҷстаҳон Ҳамидовна – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои хориҷии факултети дипломатия ва сиёсати Академияи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар:

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав»

Ҳимояи диссертатсия «26» июни соли 2025, соати 13:00 дар маҷлиси шурои диссертационии 6D.KOA-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суроғ: шаҳри Душанбе, Буни Ҳисорак, бинои таълимии № 10, толорои шурои олимони факултети филология, e-mail: firdavs_79@mail.ru; Тел.: (+992) 93-526-62-95) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) ва тавассути сомонаи www.tnu.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат рӯзи «____» соли 2025 тавзъе шудааст.

**Котиби илмии
шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои филологӣ**



Мирзоёров Ф.Н.

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО

ДМ – Донишномаи Майсарӣ

КА – Китоб-ул-абния ан ҳақоик-ул-адвия

КС – Китоб-ус-сайдана фит-тиб

лот – лотинӣ

ЛЛРТ – Лугати лотинӣ-русӣ-тоҷикӣ

ФИХ – Фарҳанги истилоҳоти хориҷӣ

ФЗТ – Фарҳанги забони тоҷикӣ

ФТЗТ – Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ

ФРФ – Фарҳанги русӣ-форсӣ

ФФР – Фарҳанги форсӣ-русӣ

ФТ – Фарҳанги тиббӣ

ФЭЗР – Фарҳанги этимологии забони русӣ

ҲМ – Ҳидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб

LPR – Le petit Robert: Dictionnaire de la langue française

LRDJ – Le Robert des jeunes: Dictionnaire de la langue française

LRM – Le Robert Micropoche: Dictionnaire de la langue française

DFP – Dictionnaire français-persan

DFL – Dictionnaire français-latin

LME – Les mots étrangers

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқик. Таҳлилу баррасии истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар заманаи истилоҳоти тиббӣ, алалхусус соҳаи дорусозӣ, на танҳо барои ошкор ва муайян намудани нақш ва мавқеи истилоҳоти дорусозӣ дар забоншиносӣ мусоидат менамояд, балки барои дақиқу равшан намудани сарчашмаҳои ба вучуд омадани истилоҳоти тиббии дорусозӣ, роҳу усулҳои истилоҳсозӣ дар ин соҳа, меъёрҳои интиҳоби истилоҳоти дорусозӣ дар марҳилаҳои ташаккули таърихи истилоҳнигории забонҳои гуногун, аз ҷумла тоҷикиву фаронсавӣ, имкони васеъ фароҳам меорад. Илова бар ин, барои барқарор ва ошкор намудани баромади чунин истилоҳот аз нигоҳи мансубияти забонӣ ва иқтибосоти байнамилалӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ аҳаммияти илмиву амалӣ дорад.

Мавриди омӯзиш қарор додани истилоҳоти дорусозӣ дар заманаи сарчашмаҳои илмӣ ва луғатномаҳои дорусозии мухталиф вобаста ба вижагиҳои маънӣ, соҳторӣ, мансубияти забонӣ ва решашиносӣ муҳиммият ва сариваҳтӣ будани таҳқиқи мавзуи мазкурро нишон медиҳад.

Дар рисола, ҳамчунин, ба назарияҳои навини шинохтани истилоҳ, таърихи пайдоиш, низоми мавзии истилоҳоти дорусозӣ, роҷеъ ба истилоҳоти иқтибосии забонҳои арабӣ, юнонӣ, лотинӣ, англисӣ, олмонӣ, русӣ ва ҳиндӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ таваҷҷуҳӣ хосса дода шудааст.

Масоили истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии тоҷик, рус, Аврупо, Эрону Афғонистон дар давоми асрҳои охир яке аз мавзӯъҳои муҳим ба шумор меравад. Бинобар ин, дар ҳамаи доираҳои илми забоншиносӣ масоили истилоҳ ва меъёрҳои истилоҳсозиву истилоҳгузинӣ дар мадди аввал қарор дорад. Бо дарназардошти масоили мазкур марҳилаҳои ташаккули истилоҳоти тибби умумӣ, дар мавзуи баҳси мо истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои гуногунсоҳтор аз назари таҷрибаи илмиву амалӣ аҳаммияти аввалиндараҷаро қасб менамояд.

Омӯзиши марҳилаҳои ташаккули истилоҳоти дорусозӣ, коркард, таҳқиқ ва усулҳои муосири ба низом даровардани истилоҳоти дорусозӣ ба пешрафти забони адабии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ мусоидат менамояд.

Дар забоншиносии тоҷик ва фаронсавӣ мавзуи истилоҳ, истилоҳшиносӣ ва, дар маҷмуъ, истилоҳоти умумитиббӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта бошад ҳам, доир ба истилоҳоти дорусозӣ ба таври бевосита таҳқиқот дар шакли рисолаи алоҳида дар доираи забоншиносии муқоисавӣ рӯйи кор наомадааст, ки маҳз ҳамин нукта мубрамияти таҳқиқро собит менамояд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯй. Мавзуи истилоҳ, истилоҳшиносӣ ва паҳлуҳои муҳталифи онро олимон ва забоншиносони тоҷик А. Турсунов [1967], Р. Гаффоров [1991], М. Шакурӣ [1991, 1994], М. Н. Қосимова [2003, 2007], С. Сулеймонов [1999], С. Назарзода [2001, 2003, 2004], М. Ҳ. Султон [2001, 2003, 2005, 2006], А. Байзоев [1992], Қ. Ш. Тӯраҳасанов [2000, 2022], А. Юсупов [2004], Ш. Ҳайтова [2010, 2013], П. Нуров [2006], Т. А. Назаров [2022, 2023] ва дигарон дар осори илмӣ-таҳқиқотии хеш мавриди омӯзишу пажуҳиш қарор додаанд.

Муҳаққиқони тоҷик дар рисолаҳои илмӣ ва пажуҳишҳои хеш, аз ҷумла академик М. Шакурӣ «Назаре ба таҳаввули принсипҳои истилоҳсозии тоҷикӣ» [1991], «Истилоҳот ва забони миллӣ» [1994], М. Н. Қосимова «Муҳтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини тоҷик» [2003], «Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ (маълумоти муҳтасар)» [2007], С. Сулеймонов «Ташаккули истилоҳоти фалсафӣ дар забони тоҷикӣ» (дар асоси маводи «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино) [1997], «Ибни Сино – падидаи фарҳангӣ ва забонии рӯзгори Сомониён» [1999], С. Назарзода «Забон ва истилоҳот» (Андешиҳо дар атрофи забони тоҷикӣ ва ташаккули истилоҳот) [2003], «Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX» [2004], М. Ҳ. Султон «Истилоҳоти илмии «Китоб-ут-тафҳим»-и Абурайҳони Берунӣ» [2003], «Забон ва истилоҳоти рисолаи «Рагшиносӣ»-и Абуалӣ ибни Сино» [2005], А. Байзоев «Истилоҳот ва қалимасозӣ дар «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино» [2016], А. Юсупов «Истилоҳоти тибии иқтибосӣ дар «Ҳидоят-ул-мутааллимин фит-тибб»-и

Ахавайнии Бухорой» [2004], Ш. Ҳайтова «Тафсири мафхуми «истилоҳ» дар партави пажуҳишҳои мӯҷаддади илмӣ» [2010], «Баъзе масъалаҳои назариявии илми истилоҳшиносӣ» [2010], Қ. Ш. Тӯраҳасанов «Истилоҳоти пешобшиносӣ дар забони форсии тоҷикӣ» [2000], «Ташаккули истилоҳоти тиббии тоҷикӣ (дар асоси маводи нахустосори тиббӣ)» [2022], Т. А. Назаров «Вижагиҳои луғавию маънӣ ва соҳтории истилоҳоти даҳонпизишикӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» [2022] масоили мухталифи истилоҳ ва истилоҳшиносиро ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ намудаанд.

Роҷеъ ба омӯзиши самтҳои мухталифи истилоҳ, истилоҳшиносӣ, мафхум ва маънии истилоҳ, роҳу усулҳои соҳтани истилоҳ, тафовути истилоҳ аз калимаи маъмулӣ, нишонаҳои фарқ кардани истилоҳ, табдили калимаи маъмулӣ ба истилоҳ забоншиносони рус таҳқиқоти пурарзише анҷом додаанд: Д. С. Лотте [1931, 1961, 1968, 1982], В. П. Даниленко [1971, 1977], В. М. Лейчик [1989, 2009], А. А. Реформатский [1959, 1967], Б. Н. Головин [1987], А. А. Суперанская [2012], В. В. Виноградов [1961], Г. О. Винокур [1939], Ю. Д. Дешериев [1983], С. Д. Шеллов [1998], А. Д. Ҳаютин [1972], Н. А. Слюсарева [1983], Э. Ф. Скороходко [1970], А. И. Моисеев [1970], В. С. Кулебакин, Я. А. Климовитский [1970], Н. З. Котелова [1970], А. С. Герд [1980], И. Н. Волкова [1984], Н. А. Баскаков [1961].

Олимони мазкур фикру андешаҳои хешро дар бораи паҳлувҳои мухталифи истилоҳ, мафхуми истилоҳ, истилоҳ ҳамчун жаргон, вожаҳои марбути қасбу кор, вожаи маҳсус, вожаи марбути соҳаи илму техника дар осори илмии худ бо асосҳои илмӣ иброз намудаанд.

Ҳамин нуктаро низ бояд қайд намуд, ки ҳарчанд фикру андешаҳо зиёданд, вале то ҳанӯз таърифи ягонаи илмӣ роҷеъ ба мафхуми истилоҳ дар забоншиносӣ вучуд надорад.

Дар мавриди истилоҳ олимону донишмандони мазкур фикру ақидаҳои мухталифро ироа дошта бошанд ҳам, соҳавӣ ва якмаъно будани мафхуми истилоҳ диду назари онҳоро ба ҳам мепайвандад.

Ба истилоҳоти тиббӣ бошад, як миқдори ками таҳқиқоти муҳаққиқони тоҷик, эронӣ, афғон ва рус баҳшида шудаанд: Ю. Нуралиев [1981], М. X. Султон [2008], Қ. Ш. Тӯраҳасанов [2000, 2020], Ш. Ҳайтова [2010, 2011], А. Юсупов [2004], Т. А. Назаров [2022], Г. А. Абрамова [2003], А. К. Аренда [1958], С. Ковнер [1993], В. А. Лившитс, Л. П. Смирнова [1981], М. П. Мултановский [1967], Р. Содиқӣ [1991], Ҳ. Одил [1991], Р. Ботинӣ [1993], Ҳ. Фаршедвард [1994], Р. Илҳом [1991], М. Абдулвоҳид [1992], С. Рустоёр [1992], Ҳ. Ноил [1991].

Дар робита ба мавзуи истилоҳ, назарияни истилоҳшиносӣ ва, дар маҷмуъ, истилоҳоти тиббии дорусозӣ дар забони фаронсавию забонҳое, ки ба ин забон наздикий доранд, чунин таҳқиқот ба анҷом расидаанд: Г. А. Абрамова «Истилоҳоти тиббии дорусозӣ: воситаҳои асосӣ ва ташаккули он» [2003], Р. Е. Березникова «Таҳлили забоншиносии номгӯйи истилоҳоти дорусозӣ дар забони фаронсавӣ» [1975], О. В. Величко «Робитаҳои забонии фаронсавию русӣ дар истилоҳшиносии илмии тиббӣ» [2008], Д. И. Гончаров «Таҳлили муқоисавии истилоҳоти тиббии соҳаи дорусозӣ дар забонҳои русӣ ва англисӣ» [2018], Н. И. Зуева, Т. Д. Баришникова «Истилоҳсозии лотинӣ-юнонӣ дар истилоҳоти байналмилалии дорусозӣ» [2004], П. В. Лопатин «Консепсияи мусоиди маводи доруворӣ» [1997], М. Б. Мусохранова «Забони фаронсавӣ барои табион» [2008], А. П. Машковский «Дар бораи истилоҳоти ифодакунандай номгӯйи маводи доруворӣ» [1998], Н. Л. Носова «Вижагиҳои соҳторӣ-маъноии маводи доруворӣ дар мисоли забони фаронсавӣ» [2013].

Бо дарназардошти андешаҳои боло таъкид намудан бамаврид аст, ки то ҳанӯз дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ мавзуи таҳлили муқоисавии истилоҳоти дорусозӣ мавриди пажуҳиши илмӣ қарор дода нашудааст. Аз ин хотир, мавриди омӯзиш қарор додани таҳлили соҳторӣ -маъноии истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ дар партави истиқлолияти забонӣ саривақтӣ ва муҳим арзёбӣ карда мешавад.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзӯъ ва масоили муҳталифи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ, ки дар рисола мавриди таҳлилу баррасӣ

қарор дода шуд, комилан бо барномаҳои таълимӣ ва мавзуъҳои таҳқиқотии нақшаҳои илмии донишгоҳ мувофиқ буда, алоқамандии ногусастаний дорад. Натиҷаву хулосаҳои илмии бадастомада дар омода намудани барномаҳои васеи таълимӣ ва мукаммал сохтани нақшаҳои илмии таҳқиқотӣ мақоми маҳсус дошта, масъалаҳои дар рисола баррасишаванда барои такмили таълими забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ мусоидат хоҳад намуд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии пажуҳиши илмии мо аз нигоҳи забоншиносии муқоисавӣ мавриди омӯзиш қарор додани истилоҳоти дорусозӣ, шарҳу тавзех додани онҳо дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ дар асоси фарҳангномаҳои дорусозӣ, дар ин замана мушаххас намудани вижагиҳои умумӣ ва фарқунандаи истилоҳоту лексикаи касбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ ба шумор меравад.

Вазифаҳои таҳқиқ. Бо мақсади ҳаллу фасл намудани мавзуи таҳқиқ иҷрои чунин вазифаҳоро дар пеш гузоштем:

- дар асоси донишҳои назариявӣ маълум ва равshan намудани мағҳуми илмии истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ;
- дақиқу равshan намудани таърихи пайдоиш, ташаккул ва рушду инкишофи истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои мавриди муқоиса;
- муайян намудани заминаҳои пайдоиш ва марҳилаҳои ташаккули истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ;
- дар заминай омӯзиши лугатномаҳо муайян намудани нақши онҳо дар ташаккули истилоҳоти дорусозӣ;
- дақиқу равshan намудани ҷойгоҳи истилоҳоти иқтибосии дорусозӣ дар пешрафти низоми истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ;
- маълум намудани роҳу усулҳои истилоҳсозӣ бо шеваҳои навини сохтани истилоҳоти сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ;

- муайян намудани нақши истилоҳоти иқтибосии лотинӣ, арабӣ, юнонӣ, англисӣ, фаронсавӣ, ҳиндӣ, русӣ дар забони тоҷикӣ ва истилоҳоти иқтибосии лотинӣ, юнонӣ, англисӣ, олмонӣ дар забони фаронсавӣ дар низоми истилоҳоти дорусозӣ.

Объекти таҳқиқ. Таҳлили муқоисавии истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ, сохтори истилоҳоти дорусозӣ ва шарҳу тавзехи истилоҳоти дорусозии иқтибосии байналмилалӣ объекти таҳқиқро ташкил медиҳад.

Предмети таҳқиқ. Предмети таҳқиқ истилоҳоти дорусозӣ буда, ба ҳайси сарчашмаҳои он луғатҳои дорусозии русӣ-лотинӣ, русӣ-фаронсавӣ, фаронсавӣ-лотинӣ, фаронсавӣ-русӣ, русӣ-фаронсавӣ-англисӣ, луғати лотинӣ-русӣ-тоҷикӣ ва луғати лотинӣ-русӣ-тоҷикии истилоҳоти тиббии дорусозӣ мавриди пажуҳиш қарор дода шудаанд. Дар ҷараёни омӯзиш 1500 истилоҳи дорусозӣ дар забони тоҷикӣ ва 1200 истилоҳи дорусозӣ дар забони фаронсавӣ ва дигар забонҳои ҳориҷӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст.

Асосҳои назарии таҳқиқро шумораи зиёди таълифоти пурарзиши илмии муҳаққиқони тоҷик, рус, эронӣ, афғон ва фаронсавӣ ташкил дода, дар робита ба мавзуи мавриди таҳқиқи мо мақолаву рисолаҳои забоншиносони тоҷик М. Шакурӣ, Р. Фаффоров, А. Турсунов, М. Н. Қосимова, С. Сулаймонов, С. Назарзода, М. Ҳ. Султон, А. Байзоев, Қ. Ш. Тӯраҳасанов, А. Юсупов, Ш. Ҳайтова, П. Нуров, Т. А. Назаров; дар забоншиносии рус: Д. С. Лотте, В. П. Даниленко, В. М. Лейчик, А. А. Реформатский, Б. Н. Головин, А. А. Суперанская, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Ю. Д. Дешериев, С. Д. Шеллов, А. Д. Хаютин, Н. А. Слюсарева; дар забоншиносии Фаронса: Г. А. Абрамова, Р. Е. Березникова, О. В. Величко, Д. И. Гончаров, Н. И. Баришникова, Ф. Л. Коситская, И. Е. Зайцева, М. Б. Мусохранова, А. П. Машковский, Н. Л. Носова; дар забоншиносии Эрон: Ҳ. Одил, Р. Содикӣ, Р. Ботинӣ, Ҳ. Фаршедвард; дар забоншиносии Афғонистон: Раҳими Илҳом, Мир Абдулвоҳид, Саидалишо Рустоёр ва Ҳусайнӣ Нойил; дар забоншиносии фаронсавӣ: Гринаф,

Китрич, Ж. Морел, Ж. Шевалийе, Р. Гиро ва Ж. Лазар ташкил медиҳанд, ки бо таҳқиқоти ҳар яке аз онҳо робитаи ногусастанӣ дорад.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Рисола бар асоси метод ва равишҳои анъанавии забоншиносии муқоисавӣ, муқоисавию таърихӣ, таҳлили соҳторио маънӣ, таҳлили решашиносӣ ва оморӣ таълиф гардидааст.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Дар навиштани рисола ба ҳайси сарчашмаҳои таҳқиқ баъзе аз осори тиббии тоҷикӣ, луғатномаҳо ва фарҳангномаҳо аз қабили «Луғати лотинӣ-руسӣ-тоҷикии истилоҳоти фарматсевтӣ», «Луғати русӣ-лотинии дорусозӣ», «Луғати русӣ-фаронсавии дорусозӣ», «Луғати истилоҳоти русӣ-англисӣ-фаронсавии дорусозӣ», «Луғати лотинӣ-русӣ-тоҷикии истилоҳоти тиббӣ» мавриди истифода қарор дода шудаанд. Илова бар ин, дар баъзе ҳолатҳо барои муқоиса аз истилоҳоти дорусозии «Фарҳанги тиббӣ» (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ)-и М.Я. Расулов, «Фарҳанги форсӣ-русӣ», «Фарҳанги русӣ-форсӣ», ки сарчашмаҳои онҳо низ осори тиббии тоҷикӣ мебошанд, истифода намудем.

Навғонии илмии таҳқиқ. Мавзуи истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикову фаронсавӣ ва паҳлӯҳои мухталифи он аз нигоҳи маънӣ, соҳторӣ, таърихи пайдоиш, заминаҳо, марҳилаҳои ташаккули он, нақши луғатномаҳо ва фарҳангномаҳо дар ташаккули истилоҳоти дорусозӣ, нақши истилоҳоти дорусозии иқтибосии лотинӣ, арабӣ, юнонӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, русӣ дар забони тоҷикӣ, нақши истилоҳоти дорусозии иқтибосии лотинӣ, юнонӣ, олмонӣ, англисӣ, итолиёӣ дар забони фаронсавӣ, усулҳои пешрафтаи истилоҳсозиву истилоҳгузинӣ ва меъёрҳои интиҳоби истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои мавриди таҳқиқ бори аввал ба таври густарда ба риштаи таҳқиқ қашида шуд.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Пажуҳиш доир ба назарияҳои навини истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии муосири тоҷикову фаронсавӣ дар заминай таҳлилу баррасии истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикию фаронсавӣ татбиқ гардид;

2. Таҳлилу баррасии таърихи пайдоиши низоми истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои таҳқиқшаванд, умумият ва фарқияти типологии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавиро собит намуд;

3. Саҳми луғатномаҳо ва фарҳангномаҳои дорусозӣ ва ҷойгоҳи онҳо дар ташаккули истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ муайян гардид;

4. Роҳу усулҳои пешрафтаи истилоҳсозӣ дар соҳаи дорусозии забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ муқаррар гардид;

5. Нақши истилоҳоти дорусозӣ барои ба вуҷуд овардани забони илмии тиббии дорусозӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ муайян гардид;

6. Ҷойгоҳи истилоҳоти иқтибосии дорусозӣ дар бою ғанӣ гардондани захираи луғавии истилоҳоти тиббии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ дақиқу равшан карда шуд;

7. Роҳу усулҳо ва меъёрҳои асосии муродифпазирии истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ мушахҳас гардид;

8. Баъзе камбудиву нуқсонҳо ва норасоиҳо дар истилоҳсозӣ ва истилоҳгузинӣ тибқи низоми истилоҳот шарҳу тавзех дода шуд.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар он аст, ки бо омӯзиши назарияҳои навини истилоҳ, истилоҳшиносӣ, таърихи пайдоиши истилоҳоти дорусозӣ, заминаҳо ва марҳилаҳои ташаккули он, хусусиятҳои соҳторӣ ва маъноии истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ, нақши истилоҳоти иқтибосии дорусозӣ дар забонҳои гуногунсоҳтор дар мисоли забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ дақиқу муайян карда шуда, ҷойгоҳи истилоҳоти иқтибосии байналхалқӣ дар низоми истилоҳоти дорусозӣ ва мансубияти забонии онҳо низ муқаррар карда шуд.

Натиҷаҳое, ки ҳангоми пажуҳиш ба даст оварда шудааст, метавонад ба сифати маводи таълимӣ дар донишгоҳҳои тиббӣ ва факултетҳои дорусозӣ барои донишҷӯён таълим дода шавад. Ҳамчунин, луғоту истилоҳоти дорусозие, ки ҳангоми таҳқиқ ба даст оварда шуд, зимни таълифи луғатномаҳо, луғатномаҳои дузабонаи тоҷикӣ-фаронсавӣ, луғатномаи тафсирии соҳаи дорусозӣ, баргузории дарсҳои амалий дар ихтисосҳои дорусозии донишгоҳу

денишкадаҳо ва коллеҷҳои тиббӣ метавонад мавриди истифодаи мутахассисони соҳа қарор гирад.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Мавзӯъ, мундариҷа ва муҳтавои диссертатсияи мазкур бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мувофиқат менамояд.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Саҳми шаҳсии довталаб, пеш аз ҳама, дар ҷамъоварии маводи баррасишаванда, омодаву таҳия ва нашри мақолаҳои илмӣ вобаста ба мавзуи таҳқиқ, дақиқ намудани мақсад, вазифаҳои таҳқиқ, таҳлилу баррасии масоили асосии мавзуи таҳқиқ ва ҷамъовариву коркарду батанзимдарории сарчашмаҳои илмӣ зоҳир мегардад.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мавзуи диссертатсия дар шурои олимони факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратҷаласаи № 2 аз 31.10.2023) тасдиқ карда шудааст.

Мазмун, муҳтаво ва мундариҷаи таҳқиқ ба таври маърузаҳои илмӣ дар конференсияҳои ҳамасолаи илмӣ-назариявии ҳайати профессорону устодони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (2023-2025), конференсияҳои илмию назариявии «Истилоҳоти хориҷӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва туризм» (Душанбе: ДМТ, 23.05.2020) ва «Усулҳои муосири таълими забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таълимoti олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе: ДМТ, 12.05.2023) баён шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи муштараки кафедраи забонҳои хориҷӣ, кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратҷаласаи № 7 аз 1-уми марта соли 2025) муҳокима гардида, барои ҳимоя тавсия карда шудааст.

Нашири таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи таҳқиқ 7 мақолаи илмиву дастурҳои таълимиву методӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, муқаддима, се боб, 12 фаслу 8 зерфасл, хулоса ва феҳристи адабиёти илмӣ иборат буда, 198 саҳифаи чопи компьютериро дар бар мегирад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ

Дар муқаддимаи диссертатсия ба таври фишурда роҷеъ ба аҳаммият ва зарурати интиҳоби мавзӯъ, асосҳои методологӣ ва усули таҳқиқ, навгониҳои назариявию илмӣ-амалии таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ, таҳлили сарчашмаҳои вобаста ба мавзӯъ, аҳаммияти амалӣ ва назариявии таҳқиқ, мутобиқати мавзуи таҳқиқ бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ, тасвиби амалии натиҷаи таҳқиқ ва соҳтори диссертатсия маълумоти зарурӣ дода шудааст.

Боби якуми диссертатсия «**Асосҳои назариявии истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ**» ном дошта, дорои се фасл мебошад.

Фасли якуми боби якуми диссертатсия «**Омӯзиши назарияҳои навини истилоҳ ва истилоҳшиносии муосир**» унвон дошта, дар он фикру андешаҳои олимон ва донишмандон доир ба назарияҳои навини истилоҳ ва истилоҳшиносӣ баён шудааст. Чунонки аз таҳлили сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, мавзуи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ мавзуи хеле муҳимми илми забоншиносӣ буда, таваҷҷуҳи олимону забоншиносони ватаниву хориҷиро ба худ ҷалб намудааст.

Таъқид бояд намуд, ки бахши истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ дар охирҳои солҳои 20-уми асри XX ташаккул ва такомул ёфт. Аз ин рӯ, аввалин назарияҳои навини истилоҳ ва истилоҳшиносӣ ва меъёрҳои интиҳоби истилоҳоти соҳавӣ дар илми забоншиносии рус дар ибтидои асри XX ба миён омад. Забоншиноси рус А. Д. Хаютин осори илмии олимони хориҷӣ Гринаф, Китриҷ ва Ж. Лазарро доир ба мавзуи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ мавриди омӯзиш қарор дода, таъқид менамояд, ки забоншиносони номбурда масоили муҳимми истилоҳ ва истилоҳшиносиро бо формулаҳои риёзӣ ва риёзиву кимиёй дар муқоиса таҳлилу баррасӣ намудаанд.

Тибки фикру андешаҳои онҳо, чун истилоҳот танҳо барои дарку ифодаи мағҳумҳои дақиқ корбаст мешаванд, онҳоро набояд ба таркиби луғавии забон дохил намуд.

Назари муҳаққиқон ва пажуҳишгарони соҳа доир ба масъалаи мавриди баҳс муҳталиф буданд. Масалан, забоншиносон Л. Олшки, О. Есперсен, Ф. Бруно, Ж. Вандриес ва Л. Смит истилоҳро ҳамчун аломати маънӣ барои инъикоси далелҳои ақлонӣ ва ё истилоҳро ҳамчун як навъи жаргон ба қалам медоданд [20].

Ҳамин нуктаро низ бояд таъкид намуд, ки истилоҳ чун калимаи маҳсус дар як соҳаи илми муайян маъни хоси соҳавӣ дошта, мазмун ва моҳияти мушаххасеро дар шакли дақиқу равshan баён менамояд. Истилоҳ дар як соҳа мақоми илмӣ касб намуда, дар соҳаи дигар метавонад маъни истилоҳии хешро аз даст дихад ва ҳамчун калимаи маъмулии забон мавриди истифода қарор дода шавад.

Дар ибтидои солҳои 30-юм асосҳои назариявӣ ва методологии истилоҳ ва истилоҳшиносиро дар забоншиносии рус Д. С. Лотте ва С. А. Чаплигин дақиқу равshan намудаанд. Сипас, дар заманаи рушду инкишофи маъхазҳои муҳталифи бахши истилоҳ ва истилоҳшиносӣ омӯзиши амиқу домандоре дар ин қисмати забон сурат гирифт, ки забоншиносон ва муҳаққиқони соҳаи истилоҳот доир ба масоили муҳталифи назарӣ ва амалии ин мавзӯй изҳори назар кардаанд.

Забоншиноси тоҷик С. Назарзода дар натиҷаи таҳлилу баррасиҳои сарчашмаҳои илмӣ ба хулоса омада, таъкид бар он менамояд, ки дар забони русиву дигар забонҳои байнамиллалӣ, ки калимаи «истилоҳ» бо номи «термин» истифода мешавад, чунин шарҳу тавзех дода шудааст: «Истилоҳ – термин аз калимаи лотинии «terminus» гирифта шуда, дар назди римиёни қадим ба маъни худованди сарҳадот, ки сангҳо ва нишонаҳои сарҳадӣ дар ҳимояи он қарор доранду муқаддас маҳсуб дониста мешавад, далолат мекунад» [3, с. 20-41].

Чунонки маълум мешавад, андешаҳои олимони соҳа дар бораи тафсир ва шарҳи калимаи «термин – истилоҳ» муҳталиф аст.

Донишманди точик М. Х. Султон дар осори илмии хеш аз назари мухталифи олимон ва забоншиносони соҳаи истилоҳ ёдовар шуда, чунин натиҷагирӣ менамояд: «Термин – истилоҳ» калима ва ё ибораест, ки дар ҳавзаи амалкарди як илми алоҳида мағҳуми комилан мушаххасеро ифода намуда, ҳамзамон бо воҳидҳои дигари забонӣ, ки бо онҳо дар робита мебошад, як низоми томи муайяни истилоҳотро ташкил медиҳад [12, с. 12-24].

Муҳакқик Қ.Ш. Тӯраҳасанов дар таҳқиқоти хеш доир ба масоили назарии истилоҳ даҳл намуда, таъкид менамояд, ки «истилоҳ ба ғайр аз он хусусиятҳое ки мутахассисони соҳа қайд намудаанд, бояд ҳар чи бештар дақиқу қўтоҳ ва хуشوҳанг бошад» [13; с. 33].

Ҳамин тарик, муҳаққиқони соҳаи истилоҳот дар бобати вижагиҳои истилоҳ сухан ронда, якмаънӣ ва соҳавӣ будани истилоҳро яке аз шартҳои асосӣ ба қалам додаанд, ки, ба андешаи мо, хуشوҳангии тарзи талаффузи истилоҳот низ шарти муҳим ба шумор меравад.

Дар фасли дуюми боби якуми диссертатсия, ки «Таърихи ташаккули истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» ном дорад, масоили таъриҳӣ ва илмии истилоҳот мавриди омӯзиш ва пажуҳиш қарор дода шудааст.

Чунонки сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳанд, таҳлили амиқи истилоҳоти илмии дорусозӣ дар замони шуравӣ шурӯъ шуда бошад ҳам, вале тавре аз манбаъҳои илмиву таърихии забони тоҷикӣ бармеояд, таърихи пайдоиши истилоҳот дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ таърихи ҳазорсола дошта, аз асрҳои миёна оғоз мешавад. Бинобар ин, дар ин масъала забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ таърихи куҳан дошта, дорои микдори зиёди луғот ва истилоҳоти таҳассусӣ буда, барои шарҳу баёни як қатор мағҳуму маъниҳои нави моддиву маънавӣ имкон ва тавоноии бештаре доранд.

Қайд намудан зарур аст, ки тарзу тариқи истифодаи истилоҳоти дорусозӣ низ вобаста ба ин марҳилаҳо ва таърихи пайдоиши онҳо фарқ мекард. Ин тафовут дар таълифи осори биологӣ ба мушоҳида мерасад, ки марҳила ба марҳила ташаккул ва таҳаввули истилоҳот дар ин соҳа ба назар мерасад.

Донишманди точик С. Назарзода таърихи пайдоиш ва ташаккули истилоҳсозиву истилоҳнигориро дар забони точикӣ дар рисолаи илмии хеш «Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони точикӣ дар садаи XX» аз аввал то ба нимаи дувуми асри XX ба чор давра тақсим намудааст, ки масъалаи мазкур дар рисола ба таври мукаммал таҳлилу баррасӣ ва арзёбӣ гардидааст.

Давраи аввалро замони тарҷума ва таълифи истилоҳсозӣ ба ин забон қаламдод намудааст. Вобаста ба идеологияи замони шуравӣ давраи дуюмро давраи меъёрсозии истилоҳот ва интихоби истилоҳот номгузорӣ намудааст (солҳои 1933-1960). Давраи сеюм аз ибтидои солҳои 60-ум оғоз шуда, то қабули Конун «Дар бораи забони точикӣ» идома меёбад. Давраи чорумро давраи бозгашт ба сӯйи анъанаҳои гузашта ва корбурди тачрибаи ҳамзабонон унвон додааст [4, с. 120-147].

Дар натиҷаи таҳлилу баррасиҳои сарчашмаҳои илмӣ маълум гардид, ки, воқеан, забони точикӣ марҳилаҳои тулонии таърихири паси сар намуда, роҳу воситаҳо ва ҷараёни ташаккули истилоҳоти илмӣ, алалхусус истилоҳоти дорусозӣ, дар ҳамаи ин давраҳо яксону якнавоҳт набудааст. Омӯзиш ва пажуҳиши сарчашмаҳои миллии дорусозӣ ва лугатномаҳо дақиқу равшан намуд, ки истилоҳоти дорусозӣ аз аввал то ба имрӯз роҳу равиши ба худ хос дошта, тамоми олимону донишмандони баъдӣ онро пайравӣ намудаанд. Воқеан, истилоҳсозии соҳаи дорусозӣ аз ибтидо то ба замони шуравӣ ва баъдан дар замони истиқлол ба такмил ва ташаккули истилоҳсозии замони мусир таъсири мусбат расонидааст.

Таърихи ташаккули забони фаронсавиро, ки аз асри V-и солшумории мо оғоз гардидааст, забоншиносон шартан ба 4 марҳала ҷудо кардаанд [23, с. 32-33]:

1. Давраи галлороманиӣ, ки дар асри VIII ба анҷом расида, ду шева – ҷанубӣ ва шимолифаронсавиро дар бар гирифтааст. То даврони забти Империяи Рум, дар ҳудуди имрӯзаи Фаронса (Галлия) галлҳо – қабилаҳои гурӯҳи келт зиндагӣ мекарданд. Дар натиҷаи забти Галлия аз ҷониби Юлий Тсезар (асрҳои II–I пеш аз мелод) тавассути сарбозон, тоҷирон ва хидматчиёни

Империяи Рум ба ин минтақа забони лотинӣ низ роҳ ёфт. Дар муддати панҷ асре, ки Галлия ба империяи Рум тааллуқ дошт, забони қабилаҳои буомии ин сарзамин ба забони румихо, яъне забони лотинӣ омехта шуда, дар оянда сабабгори пайдоиши забонҳои нави романӣ, аз он ҷумла забони фаронсавӣ, гардид.

2. Давраи дуюм фаронсавии қадим (IX-XIII) ном дошта, маҳз дар ҳамин даврон аз забони лотинӣ ба фаронсавӣ осори адабиёти бостон, аз ҷумла асарҳои тиббиву фарматсевтӣ, тавассути тарҷимонҳо – Пер Берюсир, Никола Орезм, Жак Бушо ва ғ. баргардон мешаванд.

3. Давраи фаронсавии миёна (XIV-XV) давраи шаклгирии артикљҳои забони фаронсавӣ, ғанӣ гардидани фонди забонӣ аз ҳисоби вожаҳову истилоҳоти соҳаҳои гуногун, аз ҷумла соҳаи дорусозӣ ба ҳисоб меравад.

4. Давраи фаронсавии нав (XVI-XIII). Гӯйиши шимолии фаронсавӣ (Париж ва атрофи он) мавқеи гӯйиши ҷанубиро танг карда, забони ягонаи адабӣ, коргузорӣ, низоми истилоҳот, ҳуҷҷатнигорӣ ва дипломатӣ қарор дода мешавад. Соли 1539 шоҳ Франсиски I (1515-1547) қонуни Ордонанс Вилле-Котре (Ordonnance de Viller-Cortes)-ро имзо мекунад, ки мувофиқи он тамоми коргузории доираҳои сиёсиро ба забони фаронсавӣ эълон менамояд [23, с. 35-43].

Асри XIX давраи хотимаёбии шаклгирии забони муосири фаронсавӣ ва банизомдарории истилоҳот, аз ҷумла истилоҳоти дорусозӣ ба ҳисоб рафта, ин забон сохтори имрӯзаи фонетикӣ ва грамматики худро ба даст овард

Ҳамаи ин давраҳо дар навбати худ заминаҳои пайдоиш, усулҳои муҳталифи истилоҳсозӣ ва истилоҳофаринии соҳаи дорусозиро дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ то андозае ташаккулу такомул бахшиданд.

Фасли сеюми боби яқуми диссертатсия «Замина ва марҳилаҳои ташаккули истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» ном дошта, заминаҳои бавучудоии истилоҳоти дорусозиро дар марҳилаҳои ташаккули забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ мавриди пажуҳиш қарор додааст.

Ҳар як ҳодисаву воқеоти таърихӣ дигаргуниҳои сиёсиву иҷтимоиро аз паси худ ба миён меоварад, ки ба ҳаёти чомеа таъсири худро мерасонад. Инқилоби Октябр, ки аз нигоҳи сиёсиву иҷтимоӣ дар ибтидои асри XX як воқеаи таърихии ниҳоят бузург ба шумор меравад, дар таърихи ташаккули забони тоҷикӣ як тағйироти куллие ба миён овард.

Забони фаронсавӣ низ дорои таърихи бузург буда, ба тамоми забонҳои дунё аз он истилоҳоти соҳаҳои гуногун ворид шудааст.

Омили аз ҳама асосие, ки барои бавучудоии забон ва истилоҳоти илмии дорусозӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст, бешубҳа, нахустосори тиббии тоҷикон будааст.

Яке аз заминаҳои асосие, ки ба рушду инкишоф, ташаккули забон ва истилоҳоти он дар он марҳила мусоидат намуд, рушду инкишофи мактабу маориф, илм ва таълиму тарбия дар замони ҷумҳуриҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон буд.

Заминаи дигари ба вучуд овардани ғояҳои истилоҳсозиву истилоҳнигорӣ дар замони собиқ шуравӣ тарҷумаи маводи илмии соҳаҳои муҳталиф ба шумор мерафт.

Олимони асримиёнагии мо бо таҳлилу баррасӣ ва истифода аз нахустосори тиббии гузаштагони хеш ва ҳам осори тиббии қадимаи юнониён, чиниён ва ҳиндувон дар бахшҳои муҳталифи тиб, алалхусус соҳаи дорусозӣ, афкори тозаву пешрафта зам намуда, дар ин бахш таҳқиқоти доманадоре анҷом дода, аз истилоҳоти ниёғон низ васеъ истифода намудаанд.

Яке аз омилҳои дигаре, ки дар ташакkul ва рушду инкишофи истилоҳоти дорусозӣ заминаи бузург гузоштааст, сиёсати хирадмандона ва маорифпарваронаи баъзе аз амирони ҳамон давру замон будааст.

Дар ин фасл дар баробари асосҳои назариявии истилоҳоти дорусозӣ, ҳамчунин, замина ва марҳилаҳои илмии он асоснок карда шуд.

Қобили зикр аст, ки замана ва марҳилаҳои ташаккули истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ ба таври дақiq dar sar查ашмаҳои илмӣ мушахҳас нишон дода шудааст.

Марҳилабандии ташаккули истилоҳоти дорусозӣ аз назари муҳаққиқон дар шакли усули муқоисавию таърихӣ таҳлилу баррасӣ гардида, аз он натиҷагирий шудааст.

Боби дуюми диссертатсия «**Таҳлили соҳтории истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ**» ном дошта, фарогири ҳафт фасл мебошад.

Дар фасли якуми боби дуюми диссертатсия масъалаи **риояи меъёрҳои интиҳоби истилоҳсозии дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ** таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Фикру андешаҳои олимон, забоншиносон ва истилоҳшиносонро ба назари эътибор гирифта, таъкид намудаем, ки яке аз меъёрҳои муҳиммӣ, ки бояд дар ин масъала роҳандозӣ карда шавад, мавриди истифода қарор додани истилоҳоти осори гузаштагон дар таълифоти тоҷикон ва фаронсавиҳо ба шумор меравад: *адонис – испарак* – *l'adonis*, *алкогол – машрубот* – *alcool*, *алтей – гули хайрӣ* – *l'althea*, *гуитауне*, *миндал – бодом* – *l'amande*, *анис – бодиён – d'anis*, *аорта – шоҳраг* – *l'aorte*, *капилляр – мӯйраг* – *le capillaire*, *уголь – ангишт – le charbon* [10, с. 19-197].

Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони фаронсавӣ маҷмуи истилоҳоти дорусозие, ки дар луғатномаҳои пешина ҷамъоварӣ карда шудаанд, ҳамчун сарчашмаи луғавии мо дар онҳо инъикос ёфтааст. Дигар ин ки, соҳтани истилоҳоти дорусозӣ дар асоси пасванду пешвандҳое, ки классикони мо ва фаронсавиҳо аз он истифода намудаанд, бояд сурат бигирад: *головка – сарак – la tête*, *желч – талха – la bile*, *кора – пӯстлоҳ – un cortex*, *мед – мис – de cuivre*, *наперстянка – панҷаналӣ – la digitale* [10, с. 19-197].

Меъёри дигари истилоҳсозиву истилоҳгузинӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ бо ибора-истилоҳоти дорусозии забонҳои фавқуззикр шарҳу тавзех додани истилоҳоти душворфаҳми хориҷӣ мебошад: *энцефалит – илтиҳоби маззи сар – d'encéphalite*, *головной мозг – маззи сар – l'encéphal*, *инекакуана – чормагзи қайовар – d'ipresas*, *ларингит – илтиҳоби ҳалқ – laryngite*, *пустырник – газнаи сагак – d'agripaire*, *линимент – марҳами моеъ –*

liniment, лекарственное средство – маводи доруворӣ – medicament [10, с. 20-209].

Фасли дуюми боби дуюми диссертатсияи «Усулҳои асосии истилоҳсозии дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» ном дорад.

Тибқи таҳлили фасли мазкур истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ бо ҳамон роҳу усулҳое, ки дар бештари забонҳои дунё маъмуланд, сохта мешаванд.

Бо дарназардошти ҳамин масъала усулҳои асосии истилоҳсозии дорусозиро дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ чунин гурӯҳбандӣ намудем:

1) Усули сарфӣ – соҳтани истилоҳоти дорусозӣ бо пешванду пасвандҳо дар забони тоҷикӣ: *баркушодан* (захмро), *барҷӯшидан*, *баркашидан* (вояи доруро), *бекарор*, *бехуши*, *бедору*, *бедаво*, *тезӣ*, *чарбӯйӣ*, *гизоӣ*, *обӣ*, *шириӣ*, *дорӯйӣ*, *давоӣ*, *варидӣ*, *туршак*, *испарак*, *гилофак*, *гармак*, *забонак*, *хоришак*, *чаканда*, *чаконанда*, *даманда*, *хушккунанда*, *гилофча*, *лулача*, *захмгоҳ*, *камаргоҳ*, *марҳамгоҳ*, *ширгун*, *сафедгун*, *загиргун*, *оҳоргун*, *зардгун* [ФЗТ, с. 231-244].

Дар забони фаронсавӣ: *desaltérante* – *ташнагишикан*, *désertique* – *биёбонӣ*, *désénerver* – *таскин баҳшиидан*, *arugene* – *бедона*, *anomal* – *нодуруст*, *anormal* – *нуқсдор*, *atypique* – *гайримуқаррапӣ*, *anthelminithique* – *зиддикирм*, *antiemetique* – *зиддиқайқунӣ*, *antipyrétique* – *насткунандаи ҳарорат*, *bicephale* – *дусара*, *bidente* – *дудандона*, *angiographie* – *ангиграфия* (*ташхиси рагҳои хунгарӣ*), *angiogramme* – *ангиграмма* (*сабти ташхиси рагҳои хунгарӣ*), *dystrophiqu* – *халалёбии гизогирӣ*, *dystonie* – *халалёбии фишор*, *incolore* – *беранг*, *incomplet* – *нокифоя* [LPR, p. 122-156].

2) Усули наҳвию сарфӣ: *шамшергиёҳ* – *samshergiyah*, *серчарбу* – *sersharbu*, *таскинбаҳш* – *taskinbahksh*, *хокадору* – *hkakadoru*, *буттамева* – *buttameva*, *ҳамешабаҳор* – *hameshabahar*, *дамоба* – *damoba*, *офтобпараст* – *astabparst*, *буғдармонӣ* – *burdarmoni*, *гиёҳдору* – *giyahdoru*, *шаробдору* – *sharabdoru*, *сӯзандору* – *suzandoru* [ФФР].

Дар забони фаронсавӣ: *chloroforme* = *chlor* + *forme*, *bromcamphora* = *brom* + *camphora* – бромкамфора, *monobromata* = *mono* + *brom* – монобром, *benzonaphtole* – бензонафтол, *millefeuille* – бўйимодарон (тысячалистник), *benzylpenicilline* = *benzyl* + *peniciline* – бензилпенсилин, *benzodiazepine* = *benzo* + *diazepin* – бензодиазепин [LPR].

Усули наҳвию сарфӣ дар истилоҳсозӣ усули маъмулӣ ҳисобида мешавад.

3) Усули луғавию наҳвии сохтани истилоҳоти дорусозӣ яке аз усулҳое мебошад, ки дар истилоҳсозии дорусозӣ кам ба мушоҳида мерасад. Дар забони тоҷикӣ: *гиёҳи шифойӣ* – гиёҳшифойӣ, *гиёҳи дармонӣ* – гиёҳдармонӣ, *доруи маъданӣ* – маъдандоруӣ, *набототи шифойӣ* – набототшифойӣ, *буттаи мева* – буттамева, *оби ҷӯш* – ҷӯшиба, *дармони бӯгӣ* – бӯгдармонӣ, *доруи хока* – хокадору [ФФР, с. 23-204].

Дар забони фаронсавӣ: *herbe medicinale* – гиёҳи шифобаҳи, *infusion* – дамоба, *soin à la vapeur* – бӯгдармонӣ, *la poudre à soin* – хокадармонӣ, *buisson de tisane* – нушиба, *badiane en poudre* – хокай бодиён, *ail en poudre* – хокай сирниёз, *orthie poudre* – хокай газна [24, p. 115-267].

Фасли сеюми боби дуюми диссертатсия «Истилоҳоти содаи дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» ном дорад, ки дар сарчашмаҳои илмии дорусозӣ, фарҳангҳо ва луғатномаҳои ихтиносӣ хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд: *воя* – *vaya*, *сӯзан* – *suzan*, *бодом* – *bodam* [ФТЗТ, с. 116], *оҳор* – *ahar*, *ҷавҳар* – *javhar* [ФТЗТ, с. 22-31], *маҳлул* – *mahlul* [ФТЗТ, с. 233], *шибит* – *chibit* [ФТЗТ, с. 31], *қатра* – *qatra* [ФТЗТ, с. 75], *ангат* – *angat* [ФТЗТ, с. 64], *алаф* – *alaf* [ФТЗТ, с. 53], *загир* – *zagir* [ФТЗТ, с. 302], *реша* – *recha* [ФТЗТ, с. 163].

Аз таҳлили мисолҳои дар зер овардашуда маълум мегардад, ки аз истилоҳоти содаи дорусозии забони фаронсавӣ қисми камашон баромади фаронсавӣ дошта, аксаран аз забони лотинӣ гирифта шудаанд: *valeriane* – нардсунбул (аз лотинии «*Valeriana*») [DFL, с. 230], *goutte* – қатрадору (аз лотинии «*gutta*») [DFL, с. 148], *capsule* – ғилофадору (аз лотинии «*capsula*») [DFL, с. 103], *ortie* – газана (аз лотинии «*Urtica*») [DFL, с. 228], *leonure* –

газнаи сагак (аз лотинии «*Leonurus*») [DFL, c. 144], *camomille* – *боубуна* (аз лотинии «*Chamomilla*») [DFL, c. 122], *thym* – *сесанбар* (аз лотинии «*Thymus*») [DFL, c. 188], *violette* – *бунафша* (аз лотинии «*Viola*») [DFL, c. 226], *rosier* – *настаран* (аз лотинии «*Rosa*») [DFL, c. 187].

Дар фасли чоруми боби дуюми диссертатсия истилоҳоти сохтаи дорусозӣ дар забони тоҷикӣ ва **фаронсавӣ** таҳлилу баррасӣ гардидааст. Истилоҳоти сохтае, ки бо ёрии пешванду пасвандҳо сохта шудаанд: *turshak* – *turshak*, *rasida* – *rasida*, *nashvī* – *nashvi* [ФТЗТ, c.122], *donagī* – *danagi* [ФТЗТ, c.63], *хамира* – *hkamira* [ФТЗТ, c. 462], *чарбӣ* – *sharbi* [ФТЗТ, c. 536], *сагак* – *sagak* [ФТЗТ, c. 235], *луобча* – *luobsha* [ФТЗТ, c. 124], *сӯроҳча* – *surohsha* [ФТЗТ, c. 256].

Дар забони **фаронсавӣ** низ истилоҳоти сохта аз калимаҳои решагии забони **фаронсавӣ** бо пасвандҳову пешвандҳо сохта шудаанд: *insipide* – *бетамъ* [LRM, c. 209], *apyrene* – *бедона* [LRM, c. 109], *phyloide* – *баргшакл* [LRM, c. 409], *diuretique* – *пешоброн* [LRM, c. 189], *rafraichissant* – *салқинкунанда* [LRM, c. 609], *anthelminthique* – *зиддикирм* [LRM, c. 76], *antiemetique* – *зиддиқайкунӣ* [LRM, c. 75], *sphérique* – *куррашакл* [LRM, c. 489], *purgatif* – *шикамрон* [LRM, c. 411], *dedoublement* – *дукаратма* [LRM, c. 178], *violette* – *бунафша* [LRM, c. 690], *uvette* – *загоза* [LRM, c. 584].

Фасли панҷуми боби дуюми диссертатсия «Истилоҳоти мураккаби дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва **фаронсавӣ**» ном дорад. Дар ин фасл истилоҳоти мураккаб ба гурӯҳҳо ҷудо шудаанд.

Истилоҳоти мураккабе, ки танҳо аз ҷузъҳои тоҷикӣ таркиб ёфтаанд: *серчарбу* – *beaucoup de graisse*, *таскинбахӣ* – *apaisant*, *шоҳраг* – *aorte*, *хокадору* – *poudre*, *буттамева* – *la baie*, *обназ* – *l'infusion*, *офтобпараст* – *le tournesol*, *чойкаҳак* – *le millepertuis*, *гиёҳдору* – *plante médicinale*, *гиёҳоба* – *l'eau médicinale*, *чуворимакка* – *le maïs*, *чормагз* – *la noix* [ФФР, c. 30-380].

Истилоҳоте, ки танҳо аз ҷузъҳои арабӣ сохта шудаанд: *ақилулғизо* – *aqilulgiza* [ФФР, c. 141], *аксарудава* – *aksarudava* [ФФР, c. 143], *маризудаво* – *marizudava* [ФФР, c. 311], *маразулҳайвон* – *marazylhayvan* [ФФР, c. 318],

наботушии фо–nabatuschifa [ФФР, с. 378], *таъсируда во – tasirudava* [ФФР, с. 612].

Дар забони фаронсавӣ истилоҳоти зер ҳамчун истилоҳоти мураккаб ворид шудаанд: *pharmacopee* [LPR, p. 1657], *pharmacognosie* [LPR, p. 1637], *Pharmacotherapie* [LPR, p. 1657], *Pharmacochimie* [LPR, p. 1657], *Pharmacologie* [LPR, p. 1657].

Истилоҳоти мураккаби дорусозие, ки аз ҷузъҳои мухталифи лотиниву фаронсавӣ, юнониву фаронсавӣ ва лотинӣ – юнонӣ – фаронсавӣ соҳташуда, дар забони фаронсавӣ фаровон истифода мешаванд, инҳоянд: *melanocarpe* – *мевасиёҳ* [LPR, с. 233], *quadrifolie* – *чорбарга* [LPR, с. 102], *triflore* – *сегула* [LPR, с. 89], *triphylle* – *себарга* [LPR, с. 92], *multicolore* – *гуногунранг* [LPR, с. 98], *vesiculiforme* – *хубобишакл* [LPR, с. 302], *contrepoisson* – *подзарх* [LPR, с. 186], *febrifuge* – *зиддивараҷа* [LPR, с. 348], *oblongiphyllle* – *дарозбарг* [LPR, с. 88], *hemicarp* – *ниммева* [LPR, с. 233], *pathogene* – *бемориофар* [LPR, с. 298], *multiflore* – *сергул* [LPR, с. 244], *polycarpique* – *сермева* [LPR, с. 221], *oligocarpe* – *камҳосил* [LPR, с. 197], *macrophylle* – *баргкалон* [LPR, с. 240], *chou – fleur* – *гулкарар* [LPR, с. 112], *millepertuis* – *чойкаҳак* [LPR, с. 238].

Дар фасли шашуми боби дуюми диссертатсия ибора-истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Дар соҳтани ибора-истилоҳоти дорусозӣ, ки яке аз роҳу усулҳои асосии истилоҳсозӣ ба шумор меравад, ҷузъҳои гуногун иштирок кардаанд.

Ин усули истилоҳсозӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони фаронсавӣ ба мушоҳида мерасад.

а) ибора-истилоҳоти дорусозӣ бо ҷузъҳои тоҷикӣ: *найи нарм – roseau boux* [ДМ, с. 7; LPR.], *гули настаран – la fleur d'eglantier* [ДМ, с. 8; LPR.], *растани гулдор – la plante florissante* [ДМ, с. 8; LPR.], *равгани молиданӣ – huile de graissage* [ДМ, с. 19; LPR.], *оҳаки обнохӯрда – chaux vive* [ДМ, с. 203; LPR.], *оби испарғам – sirop de basilic* [ДМ, с. 164; LPR.], *оби бобуна – le sirop de marguerite* [ДМ, с. 183; LPR.], *оби ангур – le jey de raisin* [ДМ, с. 221; LPR.].

б) ибора-истилоҳоти дорусозӣ бо ҷузъҳои арабиву тоҷикӣ: *давои оромбахш* – *le medicament calmant* [ДМ, с. 38; LPR], *амалиёти хунгузаронӣ* – *transfusion sanguine* [ДМ, с. 28; LPR], *дами тунук* – *sang liquide* [ДМ, с. 14; LPR], *курси реза* – *berlingot* [ДМ, с. 19; LPR], *марҳами оҳак* – *pansement de chaux* [ДМ, с. 137; LPR], *шароби бунафша* – *sirop de violette* [ДМ, с. 112; LPR], *усораи ангур* – *jeu de raisin* [ДМ, с. 161; LPR].

в) ибора-истилоҳоти дорусозӣ бо ҷузъҳои тоҷикиву арабӣ: *оби набот* – *pastille*, *шираи даво* – *sirop*, *марҳами моеъ* – *onguent liquide*, *таҳшини гизо* – *lie de nourriture*, *марҳами даво* – *liniment*, *шири тақтир* – *lait distillé* [ФФР, с. 113-311; LPR].

г) ибора-истилоҳоти дорусозӣ бо ҷузъҳои арабӣ–аррабӣ: *маводи моеъ* – *produit liquide*, *маводи ағзия* – *produit d'alimentation*, *маводи адвия* – *les medicements* [ФФР, с. 141-142; LPR].

Чунин усули истилоҳсозии дорусозӣ дар забони фаронсавӣ низ ба назар мерасад, ки мо онҳоро дар баробари истилоҳоти дорусозии тоҷикӣ зикр намудем. Дар ин усули истилоҳсозӣ дар забони фаронсавӣ унсурҳо ва ё ҷузъҳои лотиниву юнонӣ дар муқоиса ба истилоҳоти сода ва мураккаб камтар ба мушоҳида мерасад: *chou marin* – *қарами баҳрӣ* [24, с. 142], *pomme de terre* – *картошка* (себи заминӣ) [24, с. 345], *bouton noir* – *шобезак* (муғҷаи сиёҳ) [24, с. 112], *muguet de mai* – *гули барфаки майӣ* [24, с. 312], *bouillon blanc* – *халанҷак* (ҷӯшобаи сафед, пиёбаи сафед [24, с. 110], *en forme de noix* – *чормагзишакл* [24, с. 133], *poivrier noir* – *мурҷ (қаланғури сиёҳ)* [24, с. 377], *sous* – *arbrisseau* – *нимабутта* [24, с. 442], *raisin d'ours* – *халанҷак* (ангурӣ хирс) [24, с. 516].

Тавре дар натиҷаи таҳлилу баррасиҳо маълум гардид, баҳши зиёди луғатномаҳо ва сарчашмаву таълифоти тиббиро шумораи зиёди гиёҳҳову растаниҳои шифобаҳш, гӯшти ҳайвоноту ҷонварон ва ҳазандагон, обҳои маъданӣ, ҳама гуна афшураву шарбатҳои нӯшиданӣ фаро гирифтаанд, ки ҳамаи онҳо дар қолаби истилоҳоти дорусозӣ бо забонҳои тоҷикӣ, арабӣ, юнонӣ, лотинӣ ва фаронсавӣ баён шудаанд.

Дар фасли ҳафтум масоили гурӯҳбандии истилоҳоти маводи доруворӣ ва баъзе мушкилиҳо дар истилоҳсозии онҳо таҳлилу баррасӣ шудааст.

Дар ин фасл доир ба баъзе аз вазоифи муҳталифи номгӯйи доруҳо маълумот дода шудааст, ки ба тариқи зайл аст: маводи дорувории низоми узвҳои нафаскашиву роҳҳои нафасро батанзимдароранда: **кордиалин – kardialin, тситинон – citinone, бемигрил – bemigrile, кодеин – kodeine**; маводи доруворие, ки барои баланд бардоштани фишори артериявӣ истифода карда мешавад; маводи дорувории фишорпасткунандай нейротропӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ: **клофелин – klofeline, катапресон – katapreson, гемитон – gemiton, донегит – doregit, андомет – andomet, пресинол-presinol**.

Дар баробари ҳамаи ин, дар истилоҳсозии дорусозӣ ва ҳам дар мавриди интихоби истилоҳот баъзе камбудиву норасоиҳо низ ҷой доранд.

Масалан, истилоҳи «**аптека**» [ФИХ, с.51], «**доруҳона**» [ФТЗТ, с. 467; ФФР, с. 601], «**давоҳона**» [ФТЗТ, с. 368; ФРФ, с. 670] дар забони тоҷикӣ мавқеи истифодаи худро доранд, вале бештар дар тибби муосири тоҷикон аз истилоҳи «**доруҳона**» истифода менамоянд. Дар забони тоҷикӣ дар баробари истилоҳи «**аптека**» муодили зиёде ба назар мерасад, вале истилоҳи «**доруҳона**» имрӯз ҳамчун истилоҳи дорусозӣ мақоми истилоҳиро қасб кардааст.

Ҳамин тариқ, қариб дар баъзе ҳолатҳо номгӯйи истилоҳоти дорусозӣ бо каме нуқсон ва ё бо тарҷумаи нодуруст мавриди истифода қарор дода шудаанд, ки дар танзим ва ҳамоҳангсозии истилоҳоти дорусозӣ нофаҳмиҳо ба вучуд овардаанд.

Боби сеюми диссертатсия «Таҳлили маънӣӣ ва таснифоти истилоҳоти дорусозӣ аз нигоҳи мансубияти забонӣ» ном дошта, фарогири ду фаслу ҳашт зерфасл мебошад.

Фасли яқуми боби сеюми диссертатсия «**Нақши луғатномаҳо дар ташаккули истилоҳоти дорусозӣ**» ном дошта, нақши луғатномаҳоро дар соҳаи маҷмуи муҳталифи истилоҳоти соҳавӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ хуб арзёбӣ намудааст. Тибқи муқаррароти забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ,

истилоҳоти соҳаи дорусозӣ дар заминаи луғатномаву фарҳангномаҳои мухталифи классикӣ аз нав эҳё гардида, ба танзим дароварда мешавад.

Фасли дуюми боби сеюми диссертатсия «**Нақши истилоҳоти иқтибосии дорусозӣ дар ташаккули истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ**» ном дошта, истилоҳоти иқтибосии забонҳои мухталифро мавриди омӯзиши амиқ қарор додааст.

Бо далели ин матлаб дар ин бахши диссертатсия вижагиҳои истилоҳоти иқтибосии дорусозиро дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ таҳлил намуда, роҷеъ ба истилоҳоти иқтибосии дорусозии забонҳои арабӣ, ҳиндӣ, юнонӣ, лотинӣ, англисӣ, олмонӣ ва дигар забонҳо, ки дар луғатномаҳои дорусозӣ ҷамъовариву истифода шудаанд, ибрози андеша намудем.

Зерфасли якум «Истилоҳоти дорусозии тоҷикӣ» ном дорад. Дар ин зерфасл нақши пешванду пасвандҳо дар истилоҳоти дорусозии тоҷикӣ бо мисолҳо таҳлилу баррасӣ гардидааст: *андархун (дар мавриди дору)* [ФТ, с. 13], *андарпешоб (дар мавриди маводи доруворӣ)* [ФТ, с. 17], *андармасона (дар мавриди дору)* [ФТ, с. 16], *бегиёҳ* [ДМ, с. 18], *бедаво* [ДМ, с. 14], *бедору* [ДМ, с. 18], *бехиёр* [ДМ, с. 22], *бефилфил* [ДМ, с. 33], *позаҳр-подзахр* [ДМ, с. 149; 2, с. 127], *омехта (омезии ёфтани дору)* [ДМ, с. 13], *пухта (тайёр намудани доруҳо дар қӯраҳо)* [ДМ, с. 48], *гармкунанда (гарм кардани доруҳо пеш аз истифода)* [ДМ, с. 44], *хушккунанда (хушконидани доруву давоҳои таҳияшуда)* [ФТ, с. 441], *давогар* [ДМ, с. 31], *доругар* [ФТ, с. 331], *марҳамгар* [ФТ, с. 441], *тадбиргар* [ФТ, с. 301], *давогоҳ* [ДМ, с. 33], *марҳамгоҳ* [ДМ, с. 41], *сабзии (пухта расидани растаниҳо ва гиёҳҳои доруворӣ)* [ДМ, с. 48], *омезии (омехтани якчанд маводи доруворӣ)* [ФТ, с. 402], *озмоии (озмудани маҳлул ва хокайои доруӣ)* [ФТ, с. 404].

Зерфасли дуюм «Истилоҳоти дорусозии лотинӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» унвон дошта, мавқеи истилоҳоти лотиниро дар истилоҳсозии дорусозӣ дақиқу равшан намудааст.

Истилоҳоти дорусозии лотинӣ қисмати бузургтарини истилоҳоти тиббири фаро гирифта, номгӯи доруҳо, маводи доруворӣ, номи гиёҳу растаниҳои

шифобахш, маъданхову равғанҳои молиданӣ ва қисматҳои илми тиббу табобат дар асоси роҳу усулҳои лотинӣ сохта шудаанд, ки бо роҳи мустақим ба забони фаронсавӣ дохил шудаанд: *испанӣ – harmale* (аз лотинии «*Peganum harmala*») [DFL, с. 193], *бемориофар – pathogene* (аз лотинии «*pathogenus*») [DFL, с. 304], *сергул – multiflore* (аз лотинии «*multiflorus*») [DFL, с. 256], *пудина – menthe* (аз лотинии «*Mentha*») [DFL, с. 221], *таяч – absinte* (аз лотинии «*Artemisia absinthium*») [DFL, с. 124], *аргувонӣ – purpure* (аз лотинии «*purpureus*») [DFL, с. 312], *газнаи сагак – leonure* (аз лотинии «*Leonurus*») [DFL, с. 144], *гуногуннавъ – heterogene* (аз лотинии «*heterogenus*») [DFL, с. 122], *бобуна – camomille* (аз лотинии «*Chamomilla*») [DFL, с. 112], *хобовар – somnifere* (аз лотинии «*somnifer*»), *санавбар – pin* (аз лотинии «*Pinus*») [DFL, с. 213], *сияҳдона – carvi* (аз лотинии «*Carum carvi*») [DFL, с. 143], *шибит – fenouil* (аз лотинии «*Foeniculum*») [DFL, с. 186], *бунафиша – violette* (аз лотинии «*Viola*») [DFL, с. 226], *писта – pistachier* (аз лотинии «*Pistacia*») [DFL, с. 122], *ҳайвон – animal* (аз лотинии «*animalis*») [DFL, с. 47], *бодиён – anis* (аз лотинии «*Anisum*») [DFL, с. 48], *шоҳраг – artére* (аз лотинии «*arteria*») [DFL, с. 64].

Зерфасли сеюм «Истилоҳоти дорусозии арабӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» ном дошта, заминаҳои истилоҳоти арабиро дар соҳаи дорусозӣ таҳлилу баррасӣ менамояд.

Бояд ёдовар шуд, ки дар нахусттарҷашмаҳои илмии тоҷикӣ ва ҳам дар лугатномаҳои соҳаи дорусозӣ, ки муаллифони фарҳангномаҳо ҷамъоварӣ намудаанд, шумораи истилоҳоти дорусозии арабии аз нигоҳи соҳторӣ мухталиф хеле зиёд ба мушоҳида мерасад: *мисқол – mithcal* [ДМ, с.39], *музмин – chronique* [ДМ, с. 31], *адас – la lentille* [ДМ, с. 13], *аҷсом – le corps, organisme* [ДМ, с. 14], *анбар – l'ambre* [ДМ, с. 18], *аҳлом – le fumier, dechets* [ДМ, с. 13], *бавл – l'urine* [ДМ, с. 14], *марҳам – l'onguent* [КА, с. 271], *таячиш – analyse* [ФТ, с. 132], *тақтирир – distillation* [ФТ, с. 138], *усора – le jus* [ФТ, с. 142], *ҳазм – digestion* [ФТ, с. 401], *ҳалила – miroblan* (навъи дараҳм) [ФТ, с. 408], *гизо – la norriture* [ФТ, с. 243], *шаробӣ – de vin* [ФТ, с. 393], *луобӣ – visqueux*,

glaireux [ФТ, с. 213], музминӣ – *chronique* [ФТ, с. 89], муолиҷавӣ – *medicinal* [ФТ, с. 89], хилтӣ – *mouillé* [ФТ, с. 234], таҳлилӣ – *analytique* [ФТ, с. 131], тақтириӣ – *distillé* [ФТ, с. 138], гизоӣ – *nourritur* [ФТ, с. 244], давоъуссаратон – *remede contre le cancer* [ФТ, с. 311], давоъулқалб – *medicament pour le coeur* [ФТ, с. 231], давоъулкабид – *medicament pour le foie* [ФТ, с. 208], давоъулузла – *medicament pour les muscles* [ФТ, с. 208], давоулаараён – *medicament pour l'artere* [ФТ, с. 209], идроруладвия – *medicament diuretique* [ФТ, с. 302], амрозулдаво – *remede contre les maladies* [КА, с. 31] асабуладвия – *medicaments pour les nerfs* [ДМ, с. 32].

Аз забони арабӣ ба забони фаронсавӣ низ вожаҳои сершумор, аз он ҷумла истилоҳоти дорусозӣ, ворид гардидаанд, ки болотар аз онҳо ёдовар шудем. Ин ҷо зарур мешуморем, то аз як қисми онҳо ёдовар шавем: *alcool* — *нӯшобаи мадҳушикунанда*, аз вожаи арабии *al-kohl*, *alcoolique* – *спиртдор* аз қалимаи арабии *alcool* ва пасванди фаронсавӣ *que*, *estragon* – *эстрагон* аз забони арабии *tarkhoun*, *café* – *қаҳва* аз вожаи арабии *qahwa*, *coton* – *пахта* аз қалимаи арабии *qutun*, *orange* – *афлесун*, аз қалимаи арабии *narandj*, *abricot* – *зардолу* дар забони каталонӣ *albercoc* ва аз қалимаи арабии *al* – *barquq* гирифта шудааст.

Дар натиҷа маълум гардид, ки дар истилоҳоти дорусозии арабӣ пасвандҳои ҷамъи арабӣ, пасвандҳои тоҷикӣ, мувоғиқати категорияҳои ҷинсияту сифату мавсуф риоя гардидааст.

Дар зерфасли ҷорум «Истилоҳоти дорусозии юнонӣ дар забони тоҷикӣ ва фаронсавӣ» мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Истилоҳоти дорусозии юнонӣ бо роҳу воситаҳои мухталиф ба забонҳои дигар ворид шудаанд. Истилоҳоти дорусозии юнонӣ дар ҳамаи забонҳои байналмилалӣ ба миқдори муайян ба мушоҳида мерасанд. Аз забони юнонӣ истилоҳоти дорусозӣ ва бахшҳои мухталифи он, аз ҷумла баъзе дорувориҳо, гиёҳҳо ва растаниҳои шифобаҳш, равғанҳо ва ҳамираҳои молиданӣ ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд: *graphion* – *карободин*, *chalcketorion* – *қалқатор*, *kadris* – *қатрон*, *diaphragma* – *диёфроғмо*, *kostos* – *куст*, *gangrena* – *қантариё*,

пенталгин – pentalgin, антипирин – antipyrin, гидроген – hydrogenes, литий – lithos, оксиген – oxygenes [9, с. 173].

Истилоҳоти дорусозии юоной дар забони фаронсавӣ низ хеле зиёд ба мушоҳида мерасад: *haemogen* – *haematogenne* – гематоген, *hydrochlorid* – *hydrochloride* – гидрохлорид, *hexamidin* – *hexamidine* – гексамидин, *hypoxia* – *hypoxie* – гипоксия (кам будани оксиген дар бофтаҳо), *hyperglykaemia* – *hyperglykaetie* – гипергликемия (баланд будани қанд дар хун), *microchirurgia* – *microchirurge* – микрохирургия, *myocardit* – *myocardite* – миокардит (илтиҳоби мушакҳои дил), *toxicologia* – *toxicologi* – токсикология (ilm дар бораи маводҳои заҳрнок), *toxicos* – *toxique* – заҳрнок [9, с. 215 - 236].

Дар зерфасли панҷум «Истилоҳоти дорусозии ҳиндӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Қобили зикр аст, ки воридшавии истилоҳоти дорусозии ҳиндӣ ба забони тоҷикӣ, ки ҳар ду аз як хонаводаанд, аз якчанд омил сарчашма гирифтааст. Яке аз омилҳои асосие, ки то ба имрӯз эътироф карда шудааст, аслу баромади ягона ва хусусиятҳои умумии ин забонҳо мебошад [2, с. 113–116].

Решаи таърихӣ, робитаҳои илмиву фарҳангӣ ва таъсири мутақобилаи ин гуна робитаҳо дар давраҳои муайяни таърихӣ яке аз омилҳои дигари он будааст [19, с. 22].

Истилоҳоти дорусозии ҳиндӣ бо роҳу воситаҳои гуногун ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд: истилоҳи «*кангар* – *kangar*» яке аз навъҳои растани шифобахш буда, дар тибби гузаштаву имрӯза мутадовил аст. Дар ин бора Абуалӣ ибни Сино низ дар осори тибии худ ёдовар шуда, онро ҳамчун гиёҳи шифобахш ба қалам додааст [1, с.124-164].

Истилоҳоти «*банг* – *bang*» ҳамчун як гиёҳи давобахш; «*кофур* – *kafur*» мои хушбӯи давобахш; «*мош* – *mosh*» як навъи гиёҳи доруворӣ; «*норгил* – *nargil*» як навъи растани шифобахш, ки дар сарчашмаҳои тиббӣ аз он бо номи «*ҷавзи ҳиндӣ*» низ ном бурдаанд, ба забони тоҷикӣ дохил шуда, баъзе аз онҳо то имрӯз қобили истифодаанд.

Ба забони фаронсавӣ низ истилоҳоти ҳиндӣ ворид шудаанд: «*dind-dind*», ки аз решай бостонии «*danti – данти*» ба миён омадааст, ҳамчун буттаи давобахшанда дар соҳаи дорусозӣ корбаст мешавад. Ба ҳамин монанд истилоҳоти дорусозии ҳиндии *ситраҷ – sitraj*, *суккар – sukkar*, ки аз қалимаи ҳиндии бостон «*sarkara*» ба миён омадааст, дар забони фаронсавӣ ба муҳоҳида мерасад.

Дар зерфасли шашум «Истилоҳоти дорусозии англисӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Забони англисӣ низ ҳамчун забони байналмилаӣ дар рушду такомули забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ, алалхусус дар соҳаҳои истилоҳоти дорусозӣ таъсири бузурге расонидааст.

Дар истилоҳоти дорусозии тоҷикӣ ва фаронсавӣ гурӯҳи истилоҳоти иқтибосиеро аз забони англисӣ намуна овардан мумкин аст, ки имрӯз ҳам дар ин забонҳо ба таври васеъ дар сарчашмаҳои илмӣ истифода карда мешаванд. Дар забони илмии тоҷикии дорусозӣ: *inted – тавсия додан – inté, intensity – зудтаъсир – intensité, interection – таъсири муқобила – interjection, interchaenge – мубодилаи доруҳо – l'exchange, interfere – оmezish – interferer.* Дар забони илмии фаронсавии дорусозӣ: *interrelation – мудоҳилаи доруҳо – interrelation, inversive – зудтаъсир – inversion, innowate – тарзи нав (табобат) – invention, insight – қобилияти дору – insight, apercu, install – барқарорӣ – installe.*

Зерфасли ҳафтум «Истилоҳоти дорусозии олмонӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» ном дорад.

Таърихи дорусозии Олмон нисбат ба дигар соҳаҳои тибб ва ҳам дар муқоиса бо коркарди маводи дорувории дигар кишварҳо тафовут дорад. Аз ин рӯ, таркибҳо, мағҳумҳои дорусозӣ ва истилоҳоти дорусозие, ки имрӯз дар забони олмонӣ истифода мешаванд, дар бештари забонҳои дунё, аз ҷумла дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ низ дида мешаванд: *analyse – мӯоина – analyse, medicament – маводи доруворӣ – medicament, injection – тазриқи маводи доруворӣ – injection, transplantation – интиқоли дору – transplantation, tinktur*

– *нүшеба* – *teinture*, *blutn* – *хун* – *sang*, *blutgruppe* – *гурӯҳи хун* – *groupe sanguin*, *blutbild* – *нишондоди хун* – *formule sanguine*, *roting* – *сурхшавӣ* – *rougeur*, *medizinisch* – *муоинаи тиббии дору* – *verifier les medicaments*, *dosierung* – *воягузорӣ* – *dosage*, *pille* – *ҳаб* – *pilule*.

Истилоҳоти дорусозии олмонӣ, ки ба забони фаронсавӣ ворид шудаанд: *das dragee* – *драже* – *dragee*, *tantum verde* – *рафъқунандаи шамолхӯрдагӣ* – *tantum verdee*, *aspirin* – *маводи табпасткунанда* – *aspirine*, *supradyn* – *витамин В 1* – *supradyn*, *wick* – *доруи зуком* – *wick*, *canesten* – *маводи зидди бемориҳои замбурузӣ дар пой* – *canesten*.

Дар зерфасли ҳаштум «Истилоҳоти дорусозии русӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст.

Воридшавии истилоҳоти дорусозии русӣ дар нимаи дувуми аспи XVI оғоз шуд: *air* – *шамшергиёҳи ботлоқӣ*, *алтей* – *гули хайрӣ*, *белок* – *сафеда*, *белена* – *шоҳдана, болотный* – *ботлоқӣ*, *бояришиник* – *дулона* [9, с. 231-244].

Истилоҳоти дорусозии русии зерин истилоҳоти лотинӣ ва юнониасле мебошанд, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ истифода мешаванд: *алоэ* – *алоэ* – *aloes* [9, с. 231], *ампула* – *ампула* – *ampoule* [9, с. 46], *аралия* – *аралия* – *aralia* [9, с. 18], *бронхит* – *бронхит* – *bronchite* [9, с. 16], *вакцина* – *ваксина*, *эмдору* – *vaccine* [9, с. 244], *глюкоза* – *глюкоза* – *glucose* [9, с. 235], *дифтерия* – *дифтерия* – *diphtherie* [9, с. 239], *дихлотиазид* – *дихлотиазид* – *dichlorothiazide* [9, с. 238], *глюконат* – *глюконат* – *gluconate* [9, с. 218], *желатин* – *желатин* – *gelatin* [9, с. 235], *какао* – *какао* – *cacao* [9, с. 232], *лейкоцит* – *лейкоцит* – *leucocyte* [9, с. 267].

Дар забони фаронсавӣ истилоҳоти забони русӣ, аз он ҷумла дорусозӣ, хеле кам ба мушоҳида мерасанд: *bistro* – *бистро*, *morse* – *морж*, *toundra* – *тундра*, *mazut* – *мазут*, *kolkhoze* – *колхоз*, *sovkhoze* – *совхоз*, *borchtch* – *борщ*, *kvasse* – *квас*, *rouble* – *рубл*, *perestroika* – *бозсозӣ*, *glasnost* – *ошкорбаёнӣ* [22].

Ҳамин тарик, баъзе аз истилоҳоте, ки аз забони русӣ ба забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ дохил шудаанд, баромади лотиниву юнонӣ дошта, дар соҳаи дорусозӣ васеъ истифода мешаванд.

ХУЛОСА

Ҳангоми омӯзиш ва таҳлилу баррасии низоми истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ дар заминаи луғатномаҳову фарҳангномаҳои тиббии дорусозӣ ва сарчашмаҳои тиббӣ ба чунин натиҷаҳо расидем:

1. Пас аз таҳлилу баррасии омӯзиши назарияҳои навини истилоҳ ва истилоҳшиносӣ муайян гардид, ки ба ғайр аз фикру андешаҳое, ки дар мавзуи мазкур то солҳои охир иброз шудаанд, ягон назарияи навине дар шинохти истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ ба мушоҳида намерасад [1-М; 4-М].

2. Таърихи ташаккули истилоҳоти дорусозӣ ва дар маҷмуъ батанзимдарории истилоҳотро олимону муҳаққиқон ба охири асрҳои XIX иртибот медоданд, вале дар натиҷаи пажуҳишҳо дақиқу равшан карда шуд, ки таърихи пайдоиши истилоҳоти тиббӣ, алалхусус истилоҳоти дорушиносӣ, ҳазорсолаҳоро дар бар гирифта, сарчашмаҳои он то ба давраи пайдоиши дини ислом рафта мерасад [1-М; 2-М].

3. Дар натиҷаи таҳлил ва омӯзиши заминаҳо ва марҳилаҳои ташаккули истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ маълум карда шуд, ки ташаккули истилоҳот аз замони воридшавии дини мубини ислом то замони Истиқлол марҳилаҳои муайянни таҳаввулотро паси сар намуда, батанзимдарории онҳо то замони мо идома дорад. Забони фаронсавӣ низ бо забонҳои лотиниву юнонӣ то ҳадде робитае доштааст, ба ҳамин хотир батанзимдарории ташаккули истилоҳот дар забони фаронсавӣ ба асрҳои миёна рост меояд [1-М; 3-М].

4. Ошкор гардид, ки ҳам забони тоҷикӣ (дар асоси осори тиббӣ ва луғатномаҳои қадим) ва ҳам забони фаронсавӣ (дар асоси сарчашмаҳои тиббии забони лотинӣ, ки асоси забони фаронсавиро ташкил медиҳад ва аз он ибтидо гирифтааст) барои ба вучуд овардани низоми истилоҳоти дорусозӣ аз ин луғатномаҳову сарчашмаҳои тиббӣ, ки нақши муҳим доранд, моҳирона истифода намудаанд [2-М; 7-М].

5. Дақиқу равшан карда шуд, ки дар ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти дорусозӣ дар забони тоҷикӣ дар баробари забонҳои форсии миёна қалимаву истилоҳоти бегона низ нақши муҳим доранд, ки мо дар зерфаслҳои марбут ба ин мавзӯй равшаний андохтаем.

Дар ташаккули истилоҳоти дорусозии забони фаронсавӣ нақши забони лотинӣ хеле муҳим аст [1-М; 4-М].

6. Муайян гардид, ки ҳарчанд шумораи зиёди истилоҳоти дорусозиро истилоҳоти иқтибосии дигар забонҳо ташкил медиҳанд, вале истилоҳоти иқтибосии арабӣ низ дар ин ҷода саҳми назаррас дошта, чунин истилоҳот дар натиҷаи ба вучуд омадани аввалин луғатномаҳои тибии дорусозӣ дар ин соҳа ба миён омадааст.

Дар забони фаронсавӣ бошад, истилоҳоти иқтибосии забонҳои лотинӣ бештар нақши муҳим доранд [2-М].

7. Дақиқу равшан карда шуд, ки истилоҳоти дорусозии лотиние, ки дар давраҳои муҳталифи ташаккули забони тоҷикӣ ва фаронсавӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд, то имрӯз то ҳадде заминаи асосии истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикиву фаронсавиро ташкил медиҳанд, ки ба ин заминаҳои таърихии ин забонҳо мусоидат намудааст. Бинобар ин, аксари истилоҳоти дорусозии лотинии ин давра дар истилоҳсозии тибии дорусозӣ ҷойгоҳи хос дошта, шарҳу тавзехро талаб менамояд [6-М].

8. Таҳлилу баррасии истилоҳоти юнонӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ ба хубӣ нишон медиҳад, ки забонҳои тоҷикӣ (ба воситаи забони арабӣ) ва фаронсавӣ (тавассути забони лотинӣ) бо истифода намудани қалима-истилоҳоти юнонӣ таркиби луғавӣ ва захираи луғоти истилоҳоти дорусозии ҳудро бою ғанӣ соҳта, барои ҳама гуна мағҳумҳои дақиқи дорушиносӣ аз ин забон илман истифода намудааст [2-М; 6-М].

9. Маводи луғатномаҳо ва фарҳангномаҳои дорушиносӣ ба он шаҳодат медиҳанд, ки забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ ба ғайр аз имконоти дохилизабонии ҳуд аз ҳисоби истилоҳоти иқтибосии забонҳои юнонӣ, лотинӣ, арабӣ, англисӣ, олмонӣ ва русӣ низ фаровон истифода намудаанд [2-М; 7-М].

10. Маълум ва равшан гардид, ки омӯзиши истилоҳоти дорусозии лотинӣ ва юнонӣ дар замони мусир барои боз ҳам мустаҳкам намудани пояҳои забони адабӣ ва ҳам бою ғанӣ соҳтани истилоҳоти умумитибӣ мусоидат менамояд. Ба ин восита забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ низ мавқеи худро дар истилоҳсозии дорусозӣ дар байнни дигар забонҳои байналмилалӣ мустаҳкам намудаанд [4-М; 6-М].

11. Муқаррар карда шуд, ки дар ташаккули истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ осори тибии тоҷикон, ки ба асрҳои миёна алоқамандӣ дорад ва ҳам осори тибии фаронсавиҳо, ки ба забони лотиниву юнонӣ ҳамбастагӣ дорад, нақши муҳим бозидааст. Ҳамчунин, луғатномаҳо ва фарҳангномаҳои таҳқиқшуда дар забонҳои муқоисашаванда доир ба баромади истилоҳоти дорушиносӣ аз рӯйи мансубияти забонӣ маводи пурарзиш дода метавонанд [1-М; 2-М].

12. Ошкор карда шуд, ки роҳу воситаҳои асосии истилоҳсозиву истилоҳгузинии соҳаи дорусозӣ, ки дар забони классикӣ ва луғатномаҳои тоҷикиву фаронсавӣ қобили истифода будаанд, то имрӯз аҳаммияти илмӣ ва амалии худро аз даст надода, баръакс, дар замони Истиқлол баҳри ташаккули забони тоҷикӣ ва фаронсавӣ аҳаммияти бештареро қасб намудаанд.

Қисми зиёди истилоҳоте, ки муаллифони сарчашмаҳо ва луғатномаҳо соҳтаанду истифода кардаанд, имрӯз ҳам аз нигоҳи сохториву маънӣ ба забони адабии мусири тоҷикӣ ва фаронсавӣ мувофиқат меқунанд [2-М].

13. Муайян гардид, ки пешванду пасвандҳо ҳамчун унсури фаъоли истилоҳсоз дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ ба ҳисоб рафта, дар истилоҳсозии сарфӣ нақши намоён доранд. Дар луғатномаву сарчашмаҳо усули наҳвӣ, наҳвиву сарфӣ, сарфӣ ва сарфиву наҳвӣ яке аз роҳу усулҳои истилоҳсозии дорусозӣ таъкид гардида, меъёрҳои интиҳоби истилоҳсозии дорусозӣ низ дар рисола ба таври васеъ таҳлилу баррасӣ шудааст [2-М; 5-М].

14. Муқаррар гардидааст, ки истилоҳоти дорусозӣ ва меъёрҳои интиҳоби истилоҳот дар луғатномаҳо ва фарҳангномаҳои тоҷикиву фаронсавӣ асоси истилоҳоти соҳаи дорусозиро дар забонҳои муқоисашаванда ташкил дода, як

бахши истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ дар заминаи фарҳангӣ адаби юнониён ба вучуд овардааст, ки то имрӯз аҳаммият ва мағҳуми истилоҳотии хешро аз даст надодаанд [2-М; 3-М].

15. Қобили таъкид аст, ки шумораи зиёди истилоҳоти соҳаи дорусозиро истилоҳоти иқтибосии лотинӣ, юнонӣ, фаронсавӣ, русӣ ва арабӣ ташкил медиҳанд. Ҳамчунин, муайян гардид, ки ташаккули истилоҳоти дорусозӣ ба маводи хоми доруворӣ ва сарчашмаҳои пайдоиши он, яъне гиёҳҳои шифобахш, растаниҳои давойӣ, равғанҳои растаниҳо, гӯшти ҳайвоноту парандагону ҳазандагон, маъданҳои шифобахш вобастагии қавӣ дорад [1-М: 6-М].

16. Таҳлилҳо нишон доданд, ки ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони фаронсавӣ то имрӯз дар истилоҳсозии дорусозӣ ва дар мавриди интихоби истилоҳот баъзе мушкилоту норасоиҳо ҷой доранд [4-М].

Ҳамин тарик, истифода аз таҷриба ва истеъдоди баланди муаллифони дастурҳо ва луғатномаҳои тиббӣ, аз ҷумла соҳаи дорусозӣ, дар низоми истилоҳсозии дорусозӣ барои мутахассисони ин соҳа дар мавриди тарҷума, интихоби шакли нисбатан возеху равшани истилоҳоти дорусозӣ дар алоқа бо риояи қонуниятҳо ва усулҳои анъанавии истилоҳсозӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ ва раҳоии он аз камбуҷиву нуқсонҳои ҷойдошта мақоми илмиву амалӣ дорад.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Мағҳум ва муҳтавои асосии диссертатсия метавонад дар оянда барои омода намудани дастурҳои методӣ, барномаҳои таълимӣ, навиштани мақолаву рисолаҳои илмӣ роҷеъ ба мавзуи таҳлили муқоисавии истилоҳоти соҳавӣ, луғатҳои муқоисавии истилоҳоти забонҳои муҳталиф мусоидат намояд.

2. Омӯзиши амиқ ва натоичу хулосабарориҳои мавзуи мавриди таҳқиқ дар омода намудани луғатномаву фарҳангномаҳои муҳталифи соҳавӣ ва ҳам

дар бахши омода намудани лугатҳои дузабонаву сезабонаи тахассусӣ дар донишгоҳҳо ва омӯзишгоҳҳои тиббии дорусозӣ.

3. Тахқиқоти диссертационӣ дар таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи ҷанбаҳои решашиносии истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ, ҳамчунин дар омӯзиши сарҷашмашиносии таърихӣ, роҳу восита ва ташаккулу таҳаввули истилоҳоти дорусозии забонҳои муқоисашаванда заминаи илмиву амалӣ шуда метавонад.

4. Истилоҳоти дорусозии дар асоси фарҳангномаву луғатномаҳои тиббӣ ҷамъоваришуда на танҳо захираи луғавии тиббии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавиро бою ғанӣ месозанд, балки дар ғановатмандсозии захираи луғавии истилоҳоти дорусозии байналмилаӣ низ мақоми хоссаи илмиву назариявӣ доранд.

5. Хулоsavу натиҷагириҳои диссертатсия ҳангоми тадриси давраҳои маҳсуси истилоҳшиносӣ, решашиносии истилоҳоти тахассусӣ дар забонҳои тоҷикӣ, фаронсавӣ, арабӣ, юнонӣ, лотинӣ ва ҳиндӣ аз лиҳози забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ дар бахши забоншиносии забонҳои фавқуззикр истифода шуда метавонад.

РӮЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Абуали ибни Сино. Осори мунтажаб. Ҷ. 1 [Матн] / Абуали ибни Сино. – Душанбе, 1980. – С. 124-164.
2. Барроу, Т. Санскрит [Текст] / Т. Барроу. – М.: Прогресс, 1976. – С. 113-116.
3. Назарзода, С. Забон ва истилоҳот (Андешаҳо дар атрофи забони тоҷикӣ ва ташаккули истилоҳот) [Матн] / С. Назарзода. – Душанбе: Дониш, 2003. – 148 с.
4. Назарзода, С. Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX [Матн] / С. Назарзода. – Душанбе: Дониш, 2004. – 303 с.
5. Расулов, М.Я. Фарҳангти тиббӣ (руسӣ-тоҷикӣ-лотинӣ). Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилд I (A–3) [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 479 с.

6. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ). Иборат аз ҷаҳор ҷилд. Ҷилди II (И–М) [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, 1982. – 463 с.
7. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ). Иборат аз ҷаҳор ҷилд. Ҷилди III (Н–П) [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, 1982. – 415 с.
8. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ). Иборат аз ҷаҳор ҷилд. Ҷилди IV [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, 1986. – 487 с.
9. Сафаров, О.И. Забони лотинӣ ва асосҳои истилоҳоти фарматсевтӣ [Матн] / О.И. Сафаров. – Душанбе, 2015. – 265 с.
10. Сафаров, О.И., Муродов, М.Ч. Лӯғати лотинӣ-русӣ-тоҷикии истилоҳоти клиникӣ, анатомӣ ва фарматсевтӣ [Матн] / О.И. Сафаров., М.Ч. Муродов. – Душанбе, 2016. – 256 с.
11. Словарь иностранных слов [Текст]. – М: Русский язык, 1989. – 624 с.
12. Султонов, М.Ҳ. Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ [Матн] / М.Ҳ. Султонов. – Душанбе, 2008. – 334 с.
13. Тӯраҳасанов, Қ.Ш. Истилоҳоти пешобшиносӣ дар забони форсии тоҷикӣ [Матн] / Қ.Ш. Тӯраҳасанов. – Душанбе, 2000. – 187 с.
14. Тӯраҳасанов, Қ.Ш. Ташаккули истилоҳоти тиббии тоҷикӣ (дар асоси маводи нахустосори тиббӣ) [Матн] / Қ.Ш. Тӯраҳасанов. – Душанбе, 2022. – 397 с.
15. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1 [Матн]. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 951 с.
16. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 2 [Матн]. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 949 с.
17. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷ. 1 [Матн]. – Душанбе, 2008. – 950 с.
18. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷ. 2 [Матн]. – Душанбе, 2008. – 945 с.
19. Ҳатеми, Н.З. Лексика персидского языка и пути её обогащения [Текст] / Н.З. Ҳатеми. – Бақу, 1968. – С. 22.
20. Ҳаютин, А.Д. Термин, терминология, номенклатура (учебное пособие) [Текст] / А.Д. Ҳаютин. – Самарканд, 1972. – 209 с.
21. Ҳаким Майсарӣ. Донишнома (баргардон ва тавзехоти А. Юсупов) / М. Ҳаким [Матн]. – Душанбе, 2009.

22. Чумаев, Т.Б. Персидские заимствования во французском языке: лексико-семантический и грамматический анализ [Текст] / Т.Б. Чумаев. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 199 с.
23. Delbecque, N. Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne le language [Text] / Préface de Jean-Rémi Lapaire. – Bruxelles: Champs linguistique de Boeck, 2006. – 324 p.
24. Fournier, P.V. Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuse de France [Text] / P.V. Fournier. – Paris: Presses de la Cité. – 2016 – 786p.
25. Guiraud, P. Les mots étrangers [Text] / P. Guiraud. – Paris: PUF, 1965. – 123 p.
26. Jehan Thierry. Dictionnaire français– latin [Text] / Thierry, Jehan. – Paris, 1564.
27. Le petit Robert: Dictionnaire de la langue française [Text]. – Paris XI, 1992.
28. Le Robert Micropoche : Dictionnaire de la langue française. T. XIII [Text]. – Paris, 1988.
29. Muhammad Reza Parsa– yar. Dictionnaire français persan [Text] / Réza Parsa– yar Muhammad. – Téhéran: Farhang Moaser, 2006. – 975 p.

РЎЙХАТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЧАИ ИЛМИЙ ДОИР БА МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон:

- [1-М]. Сафаров, О.И. Ташаккули низоми истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ [Матн] / О.И. Сафаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 2. – С. 75-81.
- [2-М]. Сафаров, О.И., Тӯраҳасанов, Қ.Ш. Накши лугатномаҳо дар ташаккули истилоҳоти дорусозӣ [Матн] / О.И. Сафаров, Қ.Ш. Тӯраҳасанов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 7. – С. 16-21.

[3-М]. Сафаров, О.И. Меъёрҳои батанзимдарории истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ [Матн] / О.И. Сафаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 8. – С. 49-53.

[4-М]. Сафаров, О.И. Баъзе мушкилот дар истилоҳоти дорусозӣ [Матн] / О.И. Сафаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2025. – № 1. – С. 87-91.

[5-М]. Сафарзода, О.И., Тӯраҳасанов, Қ.Ш. Меъёрҳои интиҳоби истилоҳсозии дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ [Матн] / О.И. Сафарзода, Қ.Ш. Тӯраҳасанов // Паёми Донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих. – Душанбе, 2025. – № 1 (57). – С. 134-140.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[6-М]. Сафаров, О.И. Дараҷаи омӯзиши истилоҳоти дорусозӣ дар илми забоншиносии тоҷик [Матн] / О.И. Сафаров // Маводи конференсияи илмию назариявии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Истилоҳоти хориҷӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва туризм» (Душанбе: ДМТ, 23.05.2020). – Душанбе, 2020. – С. 92-96.

[7-М]. Сафаров, О.И. Ҷойгоҳи забони лотинӣ дар истилоҳоти тиббӣ [Матн] / О.И. Сафаров // Маводи конференсияи илмию назариявии донишгоҳӣ дар мавзуи «Усулҳои муосири таълими забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таълимоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе: ДМТ, 12.05.2023). – Душанбе, 2023. – С. 21-24.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УКД: 809.155.0.+804.0:615 (81.2 Тадж+81.2 франц: 51)

САФАРЗОДА ОДИНАМУХАММАД ИСЛОМ

**СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ
В ТАДЖИКСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков факультета языков Азии и Европы Таджикского национального университета.

Научный руководитель: **Турахасанов Кодиркул Шодикулович** – доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского языка и методики преподавания таджикского языка и литературы Таджикского национального университета

Официальные оппоненты: **Турсунов Фаёзджон Мелибоевич** – доктор филологических наук, профессор кафедры сравнительной лингвистики и теории перевода Международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзода;

Азизова Мастона Хамидовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение «Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава».

Защита диссертации состоится «26» июня 2025 года, в 13:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-021 при Таджикском национальном университете (адрес: город Душанбе, Буни Хисорак, учебный корпус № 10, зал учёного совета факультета филологии, e-mail: firdavs_79@mail.ru; Тел.: (+992) 93-526-62-95).

С содержанием диссертации можно ознакомиться в центральной библиотеке Таджикского национального университета (734025, город Душанбе, проспект Рудаки, 17) и на сайте www.tnu.tj.

Автореферат разослан «____» _____ 2025 года.

Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат филологических наук



Мирзоёров Ф.Н

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДМ – «Данишнаме» Майсары

КА – Китаб-ул-абния ан ҳакаик-ул-адвия

КС – Китаб-ус-сайдана фит-тиб

лат – латинский

ЛРТС – Латинско-русско-таджикский словарь

СИТ – Словарь иностранных терминов

СТЯ – Словарь таджикского языка

ТСТЯ – Толковый словарь таджикского языка

ПРС – Персидско-русский словарь

РПС – Русско-персидский словарь

МС – Медицинский словарь

ЭСРЯ – Этимологический словарь русского языка

ХМ – Хидаят-ул-мутааллимин-фит-тиб

LPR – Le petit Robert: Dictionnaire de la langue française

LRDJ – Le Robert des jeunes: Dictionnaire de la langue française

LRM – Le Robert Micropoche: Dictionnaire de la langue française

DFP – Dictionnaire français-persan

DFL – Dictionnaire français– latin

LME – Les mots étrangers

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Анализ и изучение терминологии в контексте медицинских терминов, особенно, в области фармацевтики, помогает не только выявить роль и место фармацевтических терминов, но и определить источники их возникновения, способы и методы создания терминов в этой области, критерии отбора фармацевтических терминов, а также предоставляют широкие возможности на этапах формирования терминов в таджикском и французском языках. Помимо этого, имеет научное и практическое значение в восстановлении и раскрытии происхождения фармацевтических терминов с точки зрения языковой принадлежности и интернационального заимствования в сопоставляемых языках.

Изучение фармацевтических терминов на основе научных источников и различных фармацевтических словарей в зависимости от семантических, структурных, лингвистических и этимологических особенностей свидетельствует о важности и своевременности исследования данной темы.

В диссертации также уделяется особое внимание новым теориям терминологии, истории происхождения, тематической системе фармацевтических терминов, а также заимствованным терминам с арабского, греческого, латинского, английского, немецкого, русского и индийского языков в таджикский и французский языки.

На протяжении последних столетий вопросы терминологии являются одной из важных тем в таджикском, русском, европейском, иранском и афганском языкознании. Поэтому во всех сферах лингвистической науки вопросы терминологии, критерии терминообразования и выбора терминов находятся на первом плане. Учитывая вопросы этапов формирования терминов общей медицины, в нашем исследовании, с точки зрения научного и практического опыта, первостепенное значение имеют фармацевтические термины в разноструктурных языках.

Изучение этапов формирования фармацевтических терминов, обработки, исследования и новых современных методов систематизации фармацевтических терминов может способствовать развитию литературного языка сопоставляемых языков.

Несмотря на то, что в таджикском и французском языкознании тема терминов, в том числе общемедицинской терминологии не раз рассматривалась, обстоятельный изучения фармацевтической терминологии в виде отдельной диссертации в рамках сравнительного языкознания не проводилось, что как раз и доказывает актуальность исследования.

Степень изученности темы. Данная тема рассматривается в научно-исследовательских работах таких таджикских ученых-лингвистов, как М. Шакури [1991, 1994], М.Н. Косимова [2003, 2007], С. Сулаймонов [1999], С. Назарзода [2001, 2003, 2004], М.Х. Султон [2001, 2003, 2005, 2006], А. Байзоев [1992], Р. Гаффоров [1991], А. Турсунов [1967], К.Ш. Турахасанов [2000, 2022], А. Юсупов [2004], Ш. Хайтова [2010, 2013], П. Нуров [2006], Т.А. Назаров [2022, 2023] и другие.

Таджикские исследователи в своих научных работах излагают свои взгляды по различным вопросам терминологии и терминообразования, в том числе М. Шакури «Взгляд на эволюцию принципов таджикской терминологии» [1991] и «Термины и национальный язык» [1994], М.Н. Косимова «Краткая информация о древних таджикских лингвистических терминах» [2003] и «Древние таджикские термины (краткие сведения)» [2007], С. Сулаймонов «Развитие философской терминологии в таджикском языке» (на материалах «Донишнаме» Абу Али ибн Сины) [1997], и «Ибн Сино – культурно-лингвистический феномен эпохи Саманидов» [1999] , С. Назарзода «Язык и термины» (Мнения вокруг таджикского языка и терминообразования) [2003] и «Развитие общественно-политических терминов таджикского языка в XX веке» [2004], М.Х. Султон «Научная терминология «Китаб-ут-Тафхим» Абу Райхана Беруни» [2003], «Язык и терминология трактата «Рагшиноси» Абу Али ибн Сино» [2005], А. Байзоев «Термины и словообразование в «Донишнаме» Абу

Али ибн Сино» [2016], А. Юсупов «Медицинские термины «Хидаят-уль-мутааллимин фит-тибб» Ахавайни Бухорои» [2004], Ш. Хайтова «Интерпретация понятия «термин» в свете последних научных исследований» [2010] и «Некоторые теоретические вопросы терминоведения» [2010], К.Ш. Турахасанов «Урологические термины в таджикско-персидском языке» [2000] и «Формирование таджикских медицинских терминов (на основе первичных медицинских материалов)» [2022], Т.А. Назаров «Лексико-семантические и структурные особенности стоматологических терминов в сравнении таджикского и немецкого языков» [2022] и др.

Российские лингвистами также провели ценные исследования по изучению разных направлений термина, терминологии, понятия и значения термина, способов и методов создания термина, отличия термина от обычного слова, признаков термина и по превращению общеупотребительного слова в термин, например, Д.С. Лотте [1931, 1961, 1968, 1982], В.П. Даниленко [1971, 1977], В.М. Лейчик [1989, 2009], А.А. Реформатский [1959, 1967], Б.Н. Головин [1987], А.А. Суперанская [2012], В.В. Виноградов [1961], Г.О. Винокур [1939], Ю.Д. Дешериев [1983], С.Д. Шеллов [1998], А.Д. Хаютин [1972], Н.А. Слюсарева [1983], Е.Ф. Скороходько [1970], А.Я. Моисеев [1970], В.С. Кулебакин, Я.А. Климовицкий [1970], Н.З. Котелова [1970], А.С. Герд [1980], И.Н. Волкова [1984], Н.А. Баскаков [1961].

В своих работах они излагают свои обоснованные с научной точки зрения взгляды о различных аспектах терминов, о понятии термина, о термине – как математической и химической формуле, о термине как жаргоне, о терминах, относящихся к профессиям, о специальных терминах, относящихся к научно-техническим областям.

Следует также отметить, что, хотя существуют множество мнений, единого научного определения термина в лингвистике до сих пор не существует.

Вышеназванные учёные и лингвисты имеют различные мнения относительно термина, но отраслевые и однозначные понятия термина объединяют их взгляды.

Медицинским терминам посвящено небольшое количество исследований таджикских, иранских, афганских и российских исследователей: Ю. Нуралиев [1981], М.Х. Султон [2008], К.Ш. Турахасанов [2000, 2020], Ш. Хайтова [2010, 2011], А. Юсупов [2004], Т.А. Назаров [2022], Г.А. Абрамова [2003], А.К. Аренда [1958], С. Ковнер [1993], В.А. Лившиц, Л.П. Смирнова [1981], М.П. Мультановский [1967], Р. Содики [1991], Х. Одил [1991], Р. Ботини [1993], Х. Фаршедвард [1994], Р. Илхом [1991], М. Абдулвохид [1992], С. Рустоёр [1992], Х. Ноил [1991].

По вопросу терминов, теории терминологии и в частности фармацевтических терминов во французском языке и других соседствующих с ним языках мы столкнулись исследованиями, среди которых можно отметить: Г.А. Абрамова «Медицинская фармацевтическая лексика: основные свойства и тенденции развития» [2003], Р.Е. Березникова «Лингвистический анализ наименований лекарственных средств во французском языке» [1975], О.В. Величко «Французско-русские языковые контакты в медицинской научной терминологии» [2008], Д.И. Гончаров «Сравнительно-сопоставительный анализ медицинских терминов в области фармакологии в русском и английском языках» [2018], Н.И. Зуева, Т.Д. Барышникова «Латино-греческие образовательные элементы в международных фармацевтических терминах» [2004], П.В. Лопатин «Современная концепция лекарственной формы» [1997], М.Б. Мусохранова «Французский язык для медиков» [2008], А.П. Машковский «О терминах употребляемых для обозначения лекарственных средств» [1998], Н.Л. Носова «Особенности структурно-смысловой композиции текстов инструкций к лекарственным препаратам на примере французского языка» [2013].

Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что тема сравнительного анализа фармацевтической терминологии в таджикском и

французском языках является новой. По этой причине, в свете языковой самостоятельности изучения структурно-семантического анализа фармацевтических терминов в таджикском и французском языках является очень актуальным и важным.

Связь исследования с научными программами и темами. Различные темы и вопросы терминов и терминологии, которые были проанализированы и рассмотрены в диссертации, полностью соответствуют образовательным программам и тематике научных планов университета и неразрывно связаны между собой. Полученные научные результаты и выводы занимают особое место в составлении комплексных образовательных программ и совершенствовании планов научных исследований, а вопросы, рассмотренные в диссертации, будут способствовать совершенствованию преподавания таджикского и французского языков.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Основной целью нашего научного исследования является изучение фармацевтических терминов с точки зрения сравнительного анализа, рассмотрения их в таджикском и во французском языках на основе фармацевтических словарей и на этой основе выявление общих и отличительных черт фармацевтических терминов и лексики в таджикском и французском языках.

Задачи исследования. Достижение поставленной цели требует решения следующих конкретных задач:

- уточнить научное понятие «термин» и «терминология» в таджикском и французском языках на основе теоретических знаний;
- выяснить историю происхождения, формирования и развития фармацевтических терминов в сравниваемых языках;
- определить истоки и этапы формирования фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках;

- на основе изучения фармацевтических словарей определить их роль в образовании фармацевтических терминов;
- уточнение места фармацевтической терминологии в развитии фармацевтической терминологической системы таджикского и французского языков;
- выявить пути и методы терминообразования с новыми способами создания составленных и сложных фармацевтических терминов и словосочетаний в таджикском и французском языках;
- определение роли заимствованных терминов с латинского, арабского, греческого, английского, французского, индийского и русского языков в таджикский язык и из латинского, греческого, английского, немецкого языков во французский язык в системе фармацевтической терминологии.

Объект исследования. Объектом исследования является сравнительный анализ фармацевтических терминов в таджикском и французском языках, структура фармацевтических терминов и интерпретация международных заимствованных фармацевтических терминов.

Предметом исследования является фармацевтическая терминология, источниками которой являются русско-латинский, русско-французский, французско-латинский, французско-русский, русско-французско-английский, латино-русско-таджикский словари и латино-русско-таджикский словарь фармацевтических терминов. В ходе исследования было изучено 1500 фармацевтических терминов на таджикском языке и 1200 фармацевтических терминов на французском и других иностранных языках.

Теоретическую основу исследования составляют многочисленные уникальные научные труды таджикских, российских, иранских, афганских, французских исследователей, в том числе статьи и диссертации таджикских лингвистов М. Шакури, Гаффорова, А. Турсунова, М.Н. Косимовой, С. Сулаймонова, С. Назарзода, М.Х. Султон, А. Байзоева, К.Ш. Турахасанова, А. Юсупова, Ш. Хайтовой, П. Нурова, Т.А. Назарова; русских лингвистов Д.С. Лотте, В.П. Даниленко, В.М. Лейчика, А.А. Реформатского, Б.Н. Головина,

А.А. Суперанской, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Ю.Д. Дешериева, С.Д. Шеллова, А.Д. Хаютина, Н.А. Слюсаревой; французских языковедов Г.А. Абрамовой, Р.Э. Березниковой, О.В. Величко, Д.Я. Гончарова, Н.Я. Барышниковой, Ф.Л. Косицкой, И.Э. Зайцевой, М.Б. Мусохрановой, А.П. Машковского, Н.Л. Носовой; иранских ученых Х. Адиль, Р. Содики, Р. Ботини, Х. Фаршедвард; афганских лингвистов Раҳими Ильҳам, Мир Абдулваҳид, Сайдалишо Рустоёр и Ҳусайнӣ Ноӣил; французских лингвистов Гринаф, Китридж, Ж. Морел, Ж. Шевали耶, Р. Гиро и Ж. Лазар которые неразрывно связаны с нашим исследованием.

Методологические основы исследования. Диссертация составлена на традиционных методах и подходах, таких как сравнительный, сравнительно-исторический, структурно-семантический, этимологический и статистический методы.

Источники исследования. При написании диссертации использовались некоторые таджикские медицинские труды, словари, такие как «Латино-русско-таджикский словарь фармацевтических терминов», «Русско-латинский фармацевтический словарь», «Русско-французский фармацевтический словарь», «Словарь русско-англо-французских терминов», «Латино-русско-таджикский словарь медицинских терминов». Кроме того, в некоторых случаях для сравнения используются фармацевтические термины «Медицинского словаря» (русско-таджикско-латинский) М.Я. Расулова, «Персидско-русского словаря», «Русско-персидского словаря», источниками которых также являются медицинские труды на таджикском языке.

Научная новизна исследования. Тема фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках и ее различные аспекты впервые подробно изучаются с точки зрения семантики, структуры, истории происхождения, а также основы и этапы ее формирования, роль словарей в формировании фармацевтической терминологии, роль фармацевтической терминологии, заимствованной с латинского, арабского, греческого, французского, немецкого, русского на таджикский язык, роль фармацевтических терминов,

заемствованных с латинского, греческого, немецкого, английского и итальянского языков на французский язык, передовые методы терминологии и подбора терминов, а также критерии отбора фармацевтических терминов в анализируемых языках.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Исследование новых теорий терминов и терминологии в современном таджикском и французском языкоznании рассмотрено на основе фармацевтических терминов в таджикском и французском языках;
2. Рассмотрена история возникновения фармацевтических терминов в изучаемых языках и доказаны типологические сходства и различия таджикского и французского языков;
3. Определён вклад фармацевтических словарей и энциклопедий и их роли в формировании таджикской и французской фармацевтической терминологии;
4. Определены современные методы создания терминов в области фармацевтики в таджикском и французском языках;
5. Определена роль фармацевтических терминов для создания научного медицинско-фармацевтического языка в таджикском и французском языках;
6. Определена роль фармацевтических терминов в обогащении лексического ресурса таджикских и французских медицинских терминов;
7. Конкретизированы основные приемы и критерии синонимии фармацевтических терминов в таджикском и французском языках;
8. Раскрыты некоторые недостатки при создании и отборе терминов согласно терминологической системе.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что путем изучения новых теорий терминологии, истории возникновения фармацевтической терминологии, основ и этапов ее формирования, структурно-семантических особенностей фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках, выявлена роль фармацевтической

терминологии в разноструктурных языках на примере таджикского и французского языков. В ходе анализа и обзора международных справочных терминов было также определено их место в системе фармацевтических терминов и их языковая принадлежность.

Результаты диссертации, полученные в ходе углубленных исследований, могут быть использованы в качестве учебно-методических материалов для студентов медицинских вузов и фармацевтических факультетов. Также, полученная в ходе исследования фармацевтическая лексика и терминология может быть использована специалистами в данной области при составлении словарей, двуязычных таджикско-французских словарей, толкового словаря фармацевтических терминов, а также при проведении практических занятий по фармацевтическим специальностям в медицинских университетах, институтах и других колледжах.

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.

Основное содержание данной диссертации соответствуют паспорту научной специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Личный вклад соискателя проявляется, прежде всего, в сборе рассматриваемых материалов, подготовке, разработке и публикации научных статей по теме исследования, разъяснении цели и задач исследования, анализе и рассмотрении основных вопросов темы исследования, а также сборе, обработке и систематизации научных источников.

Апробация результатов исследования. Тема диссертации утверждена на заседании ученого совета факультета языков Азии и Европы Таджикского национального университета (протокол № 2 от 31.10.2023).

Основное содержание исследования представлено в виде научных докладов на ежегодных научно-теоретических конференциях профессорско-преподавательского состава Таджикского национального университета (2023-2025 гг.), научно-теоретической конференциях «Иностранные термины в сфере

туризма и путешествий» (Душанбе: ТНУ, 23.05.2020) и «Современные методы преподавания иностранных языков в учреждениях высшего профессионального образования Республики Таджикистан» (Душанбе: ТНУ, 12.05.2023).

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на совместном заседании кафедры иностранных языков, кафедры истории языка и типологии Таджикского национального университета (протокол № 7 от 1-го марта 2025 г.).

Публикация научных работ по теме диссертации. По теме диссертации автором опубликованы 7 научных статей, 5 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из списка сокращений, введения, трех глав, включающих 12 разделов и 8 подразделов, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации – 198 страниц компьютерного набора.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **введении** кратко изложены актуальность выбора темы, методологические основы и методы исследования, новизна исследования, основные цели и задачи научного исследования, анализ источников по теме диссертации, практическая и теоретическая значимости исследования, а также соответствие темы исследования паспорту научной специальности, личный вклад соискателя ученой степени в научное исследование, апробация и применение результатов диссертации и структура диссертации.

Первая глава диссертации «Теоретические основы фармацевтических терминов в таджикском и французском языках» состоит из трёх разделов.

Первый раздел первой главы называется «Изучение новых теорий современной терминов и терминологии», в котором представлены идеи ученых и исследователей о новых теориях лингвистики, терминов и терминологии. Как показывает анализ научных источников, тема терминов и

терминоведения является предельно важной в языкоznании, которая привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых и лингвистов.

Следует подчеркнуть, что направление терминологии и терминоведения в бывшем Советском Союзе сформировалось и развивалось в конце 20-х годов XX в. Таким образом, в начале XX века в отечественной лингвистике появились первые новые теории терминологии и критериев отбора отраслевых терминов. Русский лингвист А.Д. Хаютин, изучая научные труды зарубежных учёных Гриноу, Киттриджа, Жилбер Лазаря на тему терминологии и терминоведения, подчеркивает, что вышеупомянутые лингвисты анализируют и рассматривают важные вопросы терминов и терминологии в сравнении с математическими и математико-химическими формулами.

По их мнению, поскольку термины используются только для понимания и выражения точных понятий, их не следует включать в лексический состав языка.

Мнения исследователей данной области расходятся по рассматриваемому вопросу. Например, лингвисты Л. Ольшки, О. Эсперсен, Ф. Бруно, Дж. Вандрис и Л. Смит считают термин как семантический знак для отражения интеллектуальных аргументов или как разновидность жаргона [20].

Следует также подчеркнуть, что термин, как специализированное слово в определенной области науки, имеет определенное значение и содержание в однозначной и отчётливой форме. Термин, который приобрел научный статус в одной области, может потерять свое терминологическое значение в другой и использоваться как общеупотребительное слово в языке.

В начале 30-х годов теоретические и методологические основы терминологии и терминоведения в русском языкоznании разрабатываются Д.С. Лотте и С.А. Чаплыгиным. Затем на основе развития и продвижения различных источников в области терминологии и терминоведения было проведено глубокое и всестороннее исследование этой части языка, в котором исследователи в области терминологии высказали свои мнения по различным теоретическим и практическим вопросам данной темы.

Таджикский лингвист С. Назарзода в результате анализа и обзора научных источников приходит к выводу, что в русском и других международных языках, где в качестве наименования «термин» употребляется слово «термин», и даёт следующее пояснение: «Слово «термин» происходит от латинского слова «terminus» – у древних римлян божество границ, под покровительством которого стояли пограничные камни и столбы и стелы, считавшиеся священными» [3, с. 20-41].

Как оказывается, мнения ученых относительно толкования и объяснения слова «термин» несколько расходятся.

Таджикский ученый М.Х. Султон в своих научных трудах отмечает различные взгляды ученых-лингвистов в области терминологии и приходит к следующему выводу: «Термин» – это слово или словосочетание, выражающее совершенно определенное понятие в области определенной науки, и в то же время он образует целостную, специфическую систему терминов с другими языковыми единицами, с которыми он связан [12, с. 12-24].

Исследователь К.Ш. Турахасанов в своих исследованиях о теоретических вопросах терминологии подчеркивает, что «термин», помимо особенностей, отмеченных специалистами в данной области, должна быть максимально точной, лаконичной и краткой [13; 14, с. 33-46].

Таким образом, исследователи в области терминологии, говоря о специфических признаках термина, подчеркивают его уникальность и отраслевую специфику, как одно из главных условий. На наш взгляд, благозвучность термина также является важным условием.

Во втором разделе первой главы диссертации «История формирования фармацевтических терминолов в таджикском и французском языках» подробно рассматриваются историко-научные вопросы терминологии.

Как показывают научные источники, углубленный анализ научной терминологии в фармацевтике начался еще в советское время. Как показывают научные и исторические источники по таджикскому языку, история

возникновения терминов в таджикском и французском языках насчитывает тысячи лет, начиная со средних веков. В этом отношении таджикский и французский языки имеют давнюю историю, обладают большим количеством специализированной лексики и огромным потенциалом терминов, а также способностью выражать ряд новых материальных и духовных концептов и значений.

Важно отметить, что способы использования фармацевтических терминов также различаются в зависимости от этих этапов и истории их происхождения. Это различие наблюдается и в содержании работ по биологии, которые постепенно формируют и развиваются терминологию в этой области.

Таджикский учёный С. Назарзода историю возникновения и развития терминологии и терминоведения в таджикском языке с начала до второй половины XX века разделяет на четыре периода, которые тщательно проанализированы в его диссертации.

Первый период ознаменовался временем перевода и создания терминологии на этом языке. В соответствии с идеологией советской эпохи второй период ознаменовался периодом стандартизации терминов и отбора терминов (1933-1960). Третий период начался в начале 60-х годов и продолжался до принятия Закона «О таджикском языке». Четвертый период он назвал периодом возврата к традициям прошлого и применения опыта носителей языка [4, с. 120-147].

В результате анализа и просматривания научных источников становится очевидным, что таджикский язык, по сути, прошел длительные исторические этапы, а процесс формирования научной терминологии, в частности фармацевтической, на протяжении всех этих периодов не всегда был одинаковым и однообразным. Изучение и исследование национальных фармацевтических источников и словарей отчётливо показывает, что фармацевтическая терминология имела свой собственный уникальный подход с самого начала и до наших дней, и все последующие учёные и исследователи следовали этому. Фактически, терминология фармацевтической отрасли с

момента ее зарождения до советского периода, а затем в период независимости оказала положительное влияние на совершенствование и формирование современной терминологии.

Лингвисты разделяют историю формирования французского языка, начавшуюся в V веке н. э., на 4 этапа [23, с. 32–33]:

1. Галло-романский период, завершившийся в VIII веке, включал в себя два стиля – южнофранцузский и северофранцузский. До завоевания Римской империей на территории современной Франции (Галлии) проживало кельтское племя галлов. В результате завоевания Галлии Юлием Цезарем (II–I вв. до н.э.) в этот регион также проник латинский язык через солдат, торговцев и слуг Римской империи. За пять столетий вхождения Галлии в состав Римской империи язык коренных племен этой земли смешался с языком римлян, а именно с латинью, и в дальнейшем это стало причиной появления новых романских языков, в том числе французского.

2. Второй период называется старофранцузским (IX–XIII вв.), и именно в этот период произведения античной литературы, включая медицинские и фармацевтические труды, были переведены с латини на французский язык такими переводчиками, как Пьер Берусир, Николя Орезм, Жак Бушо и т.д.

3. Среднефранцузский период (XIV–XV вв.) – данный этап считается периодом формирования artikel во французском языке, обогащения языкового фонда словами и терминами из различных областей, в том числе и фармацевтической.

4. Новофранцузский период (XVI–XIII вв.); северный диалект французского языка (Париж и его окрестности) вытесняет южный диалект и становится единственным литературным, деловым, терминологическим, документационным и дипломатическим языком. В 1539 году король Франциско I (1515–1547) подписал Закон Ордонанс Виллер-Кортеса (Ordonnance de Villers-Cortes), в котором провозглашалось, что все политические разбирательства должны вестись на французском языке [23, с. 35–43].

XIX век стал периодом полного формирования современного французского языка и систематизации терминологии, в том числе фармацевтической, а язык приобрел свой современный фонетический и грамматический строй.

Все эти периоды, в свою очередь, в той или иной степени сформировывали и развивали основы возникновения, различных методов терминологии и терминологического образования в фармацевтической отрасли на таджикском и французском языках.

Третий раздел первой главы диссертации носит название **«Основы и этапы формирования фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках»** и рассматривает основы существования фармацевтической терминологии на этапах формирования таджикского и французского языков.

Каждое историческое событие и обстоятельство влечет за собой политические и социальные изменения, которые влияют на жизнь общества. Октябрьская революция, считающаяся крупнейшим в политическом и социальном отношении историческим событием начала XX века, внесла коренные изменения в историю формирования таджикского языка.

Французский язык также имеет богатую культуру и историю, а термины из различных областей были введены во французский язык из всех языков мира.

Одним из основных факторов, способствовавших развитию, росту и формированию языка и его терминологии на этом этапе, было развитие школ, образования, науки и воспитания в период вновь образованных республик.

Другой основой возникновения терминов и терминологических идей в постсоветскую эпоху стал перевод научных материалов различных областей науки.

Важнейшим фактором, создавшим благоприятную основу для возникновения научного языка и терминологии медицины, несомненно, была ранняя врачебная практика таджиков.

Наши средневековые ученые, анализируя, изучая и используя медицинские записи своих предков, а также древние медицинские труды греков, китайцев и индийцев, привнесли свежие и передовые идеи в различные области медицины, особенно в область фармации и провели обширные исследования в этой области.

Другим фактором, заложившим большую основу для формирования и развития фармацевтической терминологии, стала мудрая и просветительская политика некоторых эмиров той эпохи.

В данном разделе наряду с теоретическими основами фармацевтической терминологии были обоснованы ее научные предпосылки и этапы.

Стоит отметить, что научно и наглядно продемонстрированы предпосылки и этапы формирования фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках.

С помощью сравнительно-исторического метода проанализированы и рассмотрены этапы формирования фармацевтической терминологии с точки зрения исследователей и сделаны выводы.

Вторая глава диссертации «Структурный анализ фармацевтических терминов в таджикском и французском языках» включает семь разделов.

В первом разделе второй главы диссертации анализируется вопрос соблюдения критериев отбора фармацевтической терминологии на таджикском и французском языках.

Учитывая мнения и идеи ученых, лингвистов и терминологов, мы подчеркиваем, что одним из важных критериев, который должен быть реализован в данном вопросе, является использование терминов в классических произведениях таджикских и французских авторов: *адонис – испарак – l'adonis, алкоголь – машрубот – alcool, алтей – гули хайрӣ – l'althea, guimauve, миндал – бодом – l'amande, анис – бодиён – d'anis, аорта – шоҳраг – l'aorte, капилляр – мӯйраг – le capillaire, уголь – ангишт – le charbon* [10, с. 19 – 197].

Комплекс фармацевтических терминов и в таджикском, и во французском языках, собранные в предыдущих словарях, отражает своеобразный духовный

источник. Кроме того, создание фармацевтических терминов должно основываться на суффиксах и префиксах, используемых таджикскими и французскими классиками: *головка – сарак – la tête, желч – талха – la bile, кора – пӯстоҳ – un cortex, мед – мис – de cuivre, наперстянка – панҷаналӣ – la digitale* [10, с. 19 – 197].

Другим критерием отбора терминов в таджикском и французском языках является толкование и разъяснение сложных для понимания иностранных терминов с помощью словосочетаний и фармацевтических терминов из вышеуказанных языков: *энцефалит – илтиҳоби маззи сар (воспаление головного мозга) – d'encéphalite, головной мозг – маззи сар – l'encéphal, инекакуана – решаи қайовар (рвотный корень) – d'ipresac, ларингит – илтиҳоби ҳалқ – laryngite, пустырник – газнаи сагак – d'agripaute, линимент – марҳами моеъ – liniment, лекарственное средство – маводи доруворӣ – medicament* [10, с. 20 – 209].

Второй раздел второй главы диссертации озаглавлен «Основные методы создания фармацевтических терминов в таджикском и французском языках».

Согласно анализу данного раздела, фармацевтическая терминология в таджикском и французском языках строится с использованием тех же методов и подходов, которые распространены в большинстве языков мира.

Принимая во внимание этот вопрос, мы сгруппировали основные способы фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках следующим образом:

1) Деривационный способ – образование фармацевтических терминов с помощью префиксов и суффиксов на таджикском языке: *барқушидан (захмро) (вскрытие раны), барҷӯшидан (бурление), баркашидан (вояи доруро) (взвешивание дозы), беқарор (беспокойный), бехуши (безсознания), бедору (без лекарств), бедаво (неизлечимый), тезӣ (острый), чарбӯй (ожирение), гизоӣ (съедобный), обӣ (водяной), ширӣ (молочный), дорӯй (лекарственный), давоӣ (лечебный), варидӣ (венозный), туршак (кислый), испарак (живокость)*,

гилофак (упаковка), забонак (язычок), хоришак (чесотка), чаканда (капли), чаконанда (капельница), даманда (волнующий), хушкунанда (иссушающий), гилофча (ампула), лулача (капсула), захмгоҳ (перевязочная), камаргоҳ (поясница, талия), марҳамгоҳ (процедурная), ширгун (молочный), сафедгун (белый), загиргун (оливковый), оҳоргун (крахмальный), зардгун (жёлтый) [СТЯ, с. 231-244].

Во французском языке: *desaltérante* – *ташнагишикан* (прохладительный), *désertique* – *биёбонӣ* (пустынный), *désénerver* – *таскин баҳиидан* (успокоивать), *apyrène* – *бедона* (без косточек), *anomal* – *нодуруст* (аномальный), *anormal* – *нуқсадор* (деэффектный), *atypique* – *ғайримуқаррапӣ* (необычный), *anthelminithique* – *зиддикирм* (антигигильтинтный), *antiemetique* – *зиддиқайқунӣ* (противорвотный), *antipyrétique* – *настқунандаи ҳарорат* (жаропонижжающий), *bicephale* – *дусара* (двуглавый), *bidente* – *дудандона* (двузубец), *angiographie* – *ангиография* (ангиография), *angiogramme* – *ангиограмма* (ангиограмма), *dystrophique* – *халалёбии гизогирӣ* (дистрофический), *dystonie* – *халалёбии фишор* (дистония), *incolore* – *беранг* (бесцветный), *incomplet* – *нокифоя* (недостаточный) [LPR, p. 122- 156].

2) Грамматико-семантический способ: *шамшергиёҳ* (*aip*) – *samshergiyah*, *серчарбу* (жирный) – *sersharbu*, *таскинбаҳи* (седативный) – *taskinbahksh*, *хокадору* (порошок) – *hkakadoru*, *буттамева* (ягода) – *buttameva*, *ҳамешабаҳор* (вечнозелёный) – *hameshabahar*, *дамоба* (отвар) – *damoba*, *офтобпараст* (подсолнечник) – *aftabparst*, *бугдармонӣ* (ингаляция) – *burdarmoni*, *гиёҳдору* (лекарственная растения) – *giyahdoru*, *шаробдору* (настойка) – *sharabdoru*, *сӯзандору* (инъекция) – *suzandoru* [ПРС].

Во французском языке: *chloroforme* = *chlor* + *forme*, *bromcamphora* = *brom* + *camphora* – бромкамфора, *monobromata* = *mono* + *brom* – монобром, *benzonaphthole* – бензонафтол, *millefeuille* – бӯйимодарон (тысячалистник), *benzylpenicilline* = *benzyl* + *peniciline* – бензилпеницилин, *benzodiazepine* = *benzo* + *diazepin* – бензодиазепин [LPR].

Наиболее употребительным способом терминообразования является грамматически-семантический способ.

3) Лексико-грамматический способ формирования фармацевтической терминологии является одним из способов, который редко встречается в фармацевтической терминологии. На таджикском языке: *гиёҳи шифоӣ* – *гиёҳшифоӣ* (*фитолечение*), *гиёҳи дармонӣ* – *гиёҳдармонӣ* (*фитотерапия*), *доруи маъданӣ* – *маъдандоруӣ* (*лечение минералами*), *набототи шифоӣ* – *набототшифоӣ* (*лечение травами*), *буттаи мева* – *буттамева* (*ягода*), *оби ҷӯши* – *ҷӯшиба* (*кипяток*), *дармони бӯғӣ* – *бӯгдармонӣ* (*обработка паром, ингаляция*), *доруи хока* – *хокадору* (*порошок*) [ПРС, с. 23-204].

Во французском языке: *herbe medicinale* – *гиёҳи шифобаҳии* (*лекарственная растения*), *infusion* – *дамоба* (*настой*), *soin à la vapeur* – *бӯгдармонӣ* (*ингаляция*), *la poudre à soin* – *хокадармонӣ* (*лечение порошком*), *buisson de tisane* – *нушиба* (*отвар*), *badiane en poudre* – *хокай бодиён* (*порошок укропа*), *ail en poudre* – *хокай сирниёз* (*чесночный порошок*), *orthie poudre* – *хокай газна* (*порошок крапивы*) [24, p. 115-267].

Третий раздел второй главы диссертации озаглавлен «Простые фармацевтические термины в таджикском и французском языках», которые широко распространены в научных источниках по фармацевтике, словарях и специализированных словарях: *воя* (*доза*) – *vaya*, *сӯзан* (*иголка*) – *suzan*, *бодом* (*миндаль*) – *bodam* [ТСТЯ, с. 116], *оҳор* (*крахмал*) – *ahar*, *ҷавҳар* (*экстракт*) – *javhar* [ТСТЯ, с. 22-31], *маҳлул* (*раствор*) – *mahlul* [ТСТЯ, с. 233], *шибит* (*фенхель*) – *chibit* [ТСТЯ, с. 31], *қатра* (*капля*) – *qatra* [ТСТЯ, с. 75], *ангат* (*облепиха*) – *angat* [ТСТЯ, с. 64], *алаф* (*трава*) – *alaf* [ТСТЯ, с. 53], *загир* (*лён*) – *zagir* [ТСТЯ, с. 302], *реشا* (*корень*) – *recha* [ТСТЯ, с. 163].

Анализ приведенных ниже примеров, термины, используемые во французском языке в медицинских целях, в основном имеют французское происхождение и в большинстве своем произошли от латинского: *valeriane* – *нардсунбул* (*валериана*) (*от латинского «Valeriana»*) [DFL, с. 230], *goutte* – *қатрадору* (*капли*) (*от латинского «gutta»*) [DFL, с. 148], *capsule* –

гилофадору (капсула) (от латинского «*capsula*») [DFL, с. 103], *ortie* – газана (крапива) (от латинского «*Urtica*») [DFL, с. 228], *leonure* – газнаи сагак (пустырник) (от латинского «*Leonurus*») [DFL, с. 144], *camomille* – бобуна (ромашка) (от латинского «*Chamomilla*») [DFL, с. 122], *thym* – сесандар (тимьян) (от латинского «*Thymus*») [DFL, с. 188], *violette* – бунафша (фиалка) (от латинского «*Viola*») [DFL, с. 226], *rosier* – настаран (шиповник) (от латинского «*Rosa*») [DFL, с. 187].

В четвертом разделе второй главы диссертации анализируются и рассматриваются **составные фармацевтические термины в таджикском и французском языках**. Составные термины, созданные с помощью префиксов и суффиксов: *туришак* (кислячка) – *turshak*, *расида* (зрелый, поспевший) – *rasida*, *нашивӣ* (проросший) – *nashvi* [TCTЯ, с.122], *донагӣ* (штучный) – *danagi* [TCTЯ, с.63], *хамира* (паста) – *hkamira* [TCTЯ, с. 462], *чарбӣ* (жирный) – *šarbi* [TCTЯ, с. 536], *сагак* (ягода) – *sagak* [TCTЯ, с. 235], *луобча* (слизь, слюна) – *luobša* [TCTЯ, с. 124], *сӯроҳча* (отверстие) – *surohša* [TCTЯ, с. 256].

Во французском языке также существуют термины, созданные на основе французских исконных слов с помощью суффиксов и префиксов: *insipide* – бетамъ (безвкусный) [LRM, с. 209], *apyrene* – бедона (без косточек) [LRM, с. 109], *phyloide* – баргшакл (листовидный) [LRM, с. 409], *diuretique* – пешоброн (диуретический) [LRM, с. 189], *rafraîchissant* – салқинкунанда (освежающий) [LRM, с. 609], *anthelminithique* – зиддикирм (антигельминтический) [LRM, с. 76], *antiemetique* – зиддиқайкунӣ (противорвотный) [LRM, с. 75], *sphérique* – куррашакл (шаровидный) [LRM, с. 489], *purgatif* – шикамрон (слабительное) [LRM, с. 411], *dedoublement* – дукаратма (двукратный) [LRM, с. 178], *violette* – бунафша (фиалка) [LRM, с. 690], *uvette* – загоза (хвойник, эфедра) [LRM, с. 584].

Пятый раздел второй главы диссертации озаглавлен «**Сложные фармацевтические термины в таджикском и французском языках**». В этом разделе сложные термины разделены на группы.

Сложные термины, состоящие только из таджикских компонентов: *серчарбу* (*много жиров*) – *beaucoup de graisse*, *таскинбахи* (*седативний*) – *apaisant*, *шохраг* (*аорта*) – *aorte*, *хокадору* (*порошок*) – *poudre*, *буттамева* (*ягода*) – *la baie*, *обпаз* (*отвар*) – *l'infusion*, *офтобпараст* (*подсолнечник*) – *le tournesol*, *чойкаҳак* (*зверобой*) – *le millepertuis*, *гиёҳдору* (*лекарственные растения*) – *plante médicinale*, *гиёҳоба* (*отвар*) – *l'eau médicinale*, *чуворимакка* (*кукуруза*) – *le mais*, *чормагз* (*орех*) – *la noix* [ПРС, с. 30-380].

Термины, состоящие только из арабских компонентов: *акилулгизо* (*потребляемая пища*) – *aqilulgiza* [ПРС, с. 141], *аксарудава* (*универсальное лекарство*) – *aksarudava* [ПРС, с. 143], *маризудаво* (*лекарство от болезней*) – *marizudava* [ПРС, с. 311], *маразулҳайвон* (*болезни животных*) – *marazylhayvan* [ПРС, с. 318], *наботушшифо* (*растительное лечение*) – *nabatuschifa* [ПРС, с. 378], *тасирудаво* (*воздействие лекарств*) – *tasirudava* [ПРС, с. 612].

Следующие термины были введены во французский язык как сложные термины: *pharmacopee* [LPR, p. 1657], *pharmacognosie* [LPR, p. 1637], *Pharmacotherapie* [LPR, p. 1657], *Pharmacochimie* [LPR, p. 1657], *Pharmacologie* [LPR, p. 1657].

Сложные фармацевтические термины, состоящие из различных латино-французских, греко-французских и латино-греко-французских элементов, широко используются во французском языке, в том числе: *melanocarpe* – *мевасиёҳ* (*черноплод*) [LPR, с. 233], *quadrifolie* – *чорбарга* (*четырёхлистник*) [LPR, с. 102], *triflore* – *сегула* (*трехцветный*) [LPR, с. 89], *triphylle* – *себарга* (*трехлистный*) [LPR, с. 92], *multicolore* – *гуногунранг* (*разноцветный*) [LPR, с. 98], *vesiculiforme* – *хубобишакл* (*пузыревидный*) [LPR, с. 302], *contrepoisson* – *позарх* (*противоядие*) [LPR, с. 186], *febrifuge* – *зиддивараҷа* (*противомалярийный*) [LPR, с. 348], *oblongiphille* – *дарозбарг* (*длиннолистный*) [LPR, с. 88], *hemicarp* – *ниммева* (*полуфруктовый*) [LPR, с. 233], *pathogene* – *бемориофар* (*патогенный*) [LPR, с. 298], *mulflore* – *сергул* (*многоцветный*) [LPR, с. 244], *polycarpique* – *сермева* (*мультифруктовый*)

[LPR, c. 221], *oligocarpe* – камҳосил (неплодоносный) [LPR, c. 197], *macrophylle* – баргалон (большелистник) [LPR, c. 240], *chou* – *fleur* – гулкарар (цветная капуста) [LPR, c. 112], *millepertuis* – чойкаҳак (зверобой) [LPR, c. 238].

В шестом разделе второй главы диссертации анализируется и рассматриваются термины-словосочетания в таджикском и французском языках.

Такой способ терминообразования наблюдается как в таджикском, так и во французском языках.

а) фармацевтические термины-словосочетания с таджикскими компонентами: *найи нарм* (нежный тростник) – *roseau boux* [ДМ, с. 7; LPR], *гули настаран* (шиповник) – *la fleur d'eglantier* [ДМ, с. 8; LPR], *растании гулдор* (цветущее растение) – *la plante florissante* [ДМ, с. 8; LPR], *равгани молиданий* (косметическое масло) – *huile de graissement* [ДМ, с. 19; LPR], *оҳаки обнохӯрда* (негашенная известь) – *chaux vive* [ДМ, с. 203; LPR], *оби испаргам* (базиликовая вода) – *sirop de basilic* [ДМ, с. 164; LPR], *оби бобуна* (ромашковая вода) – *le sirop de marguerite* [ДМ, с. 183; LPR], *оби ангур* (виноградная вода) – *l'eau de raisin* [ДМ, с. 221; LPR].

б) фармацевтические термины-словосочетания с арабскими и таджикскими компонентами: *давои оромбахи* (успокоительный препарат) – *le medicament calmant* [ДМ, с. 38; LPR.], *амалиёти хунгузаронӣ* (переливание крови) – *transfusion sanguine* [ДМ, с. 28; LPR.], *дами тунук* (жидкая кровь) – *sang liquide* [ДМ, с. 14; LPR.], *курси реза* (измельченная таблетка) – *berlingot* [ДМ, с. 19; LPR.], *марҳами оҳак* (известковая мазь) – *pansement de chaux* [ДМ, с. 137; LPR.], *шароби бунафша* (настойка фиалки) – *sirop de violette* [ДМ, с. 112; LPR], *усораи ангур* (выжатый виноградный сок) – *jeu de raisin* [ДМ, с. 161; LPR].

в) фармацевтические термины-словосочетания с таджикскими и арабскими компонентами: *оби набот* (раствор кристалического сахара) – *pastille*, *шираи даво* (сироп) – *sirop*, *марҳами моеъ* (линимент) – *onguent*

liquide, таҳшини гизо (пищевые отходы) – lie de nourriture, марҳами даво (лечебная мазь) – liniment, шири тақтир (пастеризованное молоко) – lait distillé [ПРС, с. 113-311; LPR].

г) фармацевтические термины-словосочетания с арабскими и арабскими компонентами: *маводи моеъ (жидкий препарат) – produit liquide, маводи ағзия (пищевые препараты) – produit d'alimentation, маводи адвия (исцеляющие препараты) – les medicements [ПРС, с. 141-142; LPR].*

Такой способ формирования фармацевтической терминологии наблюдается и во французском языке, о котором мы упоминали наряду с таджикской фармацевтической терминологией. При таком способе терминообразования во французском языке латинские и греческие компоненты встречаются реже по сравнению с простыми и сложными терминами: *chou marin – карами баҳрӣ (морская капуста) [24, с. 142], pomme de terre – картошка (картошка) [24, с. 345], bouton noir – шобезак (белладона, красавка) [24, с. 112], muguet de mai – гули барфаки майӣ (майский ландыш) [24, с. 312], bouillon blanc – халанҷак (толокнянка) [24, с. 110], en forme de noix – чормагшакл (орехообразный) [24, с. 133], poivrier noir – мурч (қаланбури сиёҳ) (чёрный перец) [24, с. 377], sous – arbrisseau – нимабутта (полукустарник) [24, с. 442], raisin d'ours – халанҷак (толокнянка) [24, с. 516].*

В результате анализа выяснилось, что значительная часть словарей, медицинских источников и трудов посвящена большому количеству названий лекарственных трав и растений, мясу животных и пресмыкающихся, минеральным водам, всевозможным сокам и напиткам, которые употребляются в виде фармацевтической терминологии на таджикском, арабском, греческом, латинском и французском языках.

В седьмом разделе рассматриваются «Классификация фармацевтических терминов и некоторые трудности при их создании».

В этом разделе представлена информация о некоторых различных функциях списка препаратов, а именно: препараты, регулирующие

дыхательную систему и дыхательные пути: *кордиалин – kardialin, тситинон – citinone, бемигрил – bemigrile, кодеин – kodeine*; препарат, используемый для повышения артериального давления; Нейротропные антигипертензивные препараты на таджикском и французском языках: *клофелин – klofeline, катапресон – katapreson, гемитон – gemiton, допегит – dopegit, андомет – andomet, пресинол – presinol*.

Наряду со всем этим имеются также некоторые недостатки и упущения в терминологии фармацевтики и в выборе терминов.

Например, термины «*аптека*» [СИТ, с.51], «*дорухона*» [ТСТЯ, с. 467; ПРС, с. 601], «*давохона*» [ТСТЯ, с. 368; ПРС, с. 670] имеют индивидуальное употребление в таджикском языке, однако в современной таджикской медицине чаще всего употребляется термин «*аптека*».

Таким образом, практически во всех случаях наименование фармацевтических терминов использовалась с некоторыми недостатками или с некорректными переводами, что создавало препятствие в регулировании и упорядочении фармацевтических терминов.

Третья глава диссертации называется «**Семантический анализ и классификация фармацевтических терминов с точки зрения лингвистического происхождения**» и включает два раздела и восемь подразделов.

Первый раздел третьей главы диссертации «**Роль словарей в формировании фармацевтической терминологии**» рассматривает роль словарей в области разнообразного комплекса отраслевой терминологии в таджикском и французском языках. Согласно положениям таджикского и французского языков возрождается и регламентируется терминология фармацевтической отрасли на основе различных классических словарей и энциклопедий.

Второй раздел третьей главы диссертации «**Роль заимствованной фармацевтической терминов в формировании фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках**» содержит детальное

исследование заимствованной фармацевтической терминов в разноструктурных языках.

В данном разделе диссертации анализируются особенности заимствованных фармацевтических терминов в таджикском и французском языках, а также рассматриваются фармацевтические термины, заимствованные с арабского, хинди, греческого, латинского, английского, немецкого и других языков, которые собираются и используются в фармацевтических словарях.

Первый подраздел озаглавлен «**Таджикская фармацевтическая терминология**». В этом подразделе анализируется и рассматривается роль префиксов и суффиксов в формировании таджикской фармацевтической терминологии на примерах: *андархун (в крови)* [МС, с. 13], *андарпешоб (в моче)* [МС, с. 17], *андармасона (внутри мочевого пузыря)* [МС, с. 16], *бегиёҳ (нерастительность)* [ДМ, с. 18], *бедаво (неизлечимый)* [ДМ, с. 14], *бедору (нелекарственный)* [ДМ, с. 18], *бефилфил (неострый)* [ДМ, с. 33], *позаҳр-подзаҳр (противоядие)* [54, с. 149; 2, с. 127], *омехта (смешанный)* [ДМ, с. 13], *гармкунанда (согревающий)* [ДМ, с. 44], *хушккунанда (осушительный)* [МС, с. 441], *давогар (лекарь)* [ДМ, с. 31], *доругар (фармацевт)* [МС, с. 331], *марҳамгар (лекарь)* [МС, с. 441], *тадбиргар (благоразумный)* [МС, с. 301], *давогоҳ (больница)* [ДМ, с. 33], *марҳамгоҳ (больница)* [ДМ, с. 41], *сабзиш (прорастание)* [ДМ, с. 48], *омезииш (смешивание)* [МС, с. 402], *озмоииш (испытание)* [МС, с. 404].

Во втором подразделе – «Латинские фармацевтические термины в таджикском и французском языках» рассматривается роль латинских терминов в формировании фармацевтической терминологии.

Латинская фармацевтическая терминология охватывает большую часть медицинской терминологии, а названия лекарств, лекарственных веществ, названия лекарственных трав и растений, минералов и масел, а также разделы науки о медицине и лечении основаны на латинских методах и способах, которые были напрямую включены во французский язык: *испанд (гармала) – harmale (лат. «Peganum harmala»)* [DFL, с. 193], *бемориофар (возбудитель*

болезни) – *pathogene* (лат. «*pathogenus*») [DFL, с. 304], *сергул (цветочный)* – *multiflore* (лат. «*multiflorus*») [DFL, с. 256], *пудина (мята)* – *menthe* (лат. «*Mentha*») [DFL, с. 221], *тхахач (полынь)* – *absinte* (лат. «*Artemisia absinthium*») [DFL, с. 124], *аргувонӣ (алый)* – *purpure* (лат. «*purpureus*») [DFL, с. 312], *газнаи сагак (пустырник)* – *leonure* (лат. «*Leonurus*») [DFL, с. 144], *гуногуннавъ (разнообразный)* – *heterogene* (лат. «*heterogenus*») [DFL, с. 122], *бобуна (ромашка)* – *camomille* (лат. «*Chamomilla*») [DFL, с. 112], *хобовар (снотворный)* – *somnifere* (лат. «*somnifer*»), *санавбар (сосна)* – *pin* (лат. «*Pinus*») [DFL, с. 213], *сияҳдона (тмин)* – *carvi* (лат. «*Carum carvi*») [DFL, с. 143], *шибит (укрон)* – *fenouil* (лат. «*Foeniculum*») [DFL, с. 186], *бунафша (фиалка)* – *violette* (лат. «*Viola*») [DFL, с. 226], *писта (фисташка)* – *pistachier* (лат. «*Pistacia*») [DFL, с. 122], *ҳайвон (животное)* – *animal* (лат. «*animalis*») [DFL, с. 47], *бодиён (укрон)* – *anis* (лат. «*Anisum*») [DFL, с. 48], *шоҳраг (аорта)* – *aorte* (лат. «*aorta*») [DFL, с. 64].

Третий подраздел – «Арабские фармацевтические термины в таджикском и французском языках» анализирует и рассматривает основы арабской терминологии в области фармацевтики.

Следует отметить, что в таджикских научных источниках и в фармацевтических словарях, составленных авторами энциклопедий, встречается очень большое количество структурно разнообразных арабских фармацевтических терминов: *мисқол (мискал)* – *mithcal* [ДМ, с.39], *музмин (хронический)* – *chronique* [ДМ, с. 31], *адас (чечевица)* – *la lentille* [ДМ, с. 13], *аҷсом (тела)* – *le corps, organisme* [ДМ, с. 14], *анбар (амбра)* – *l'ambre* [ДМ, с. 18], *ахлом (кал)* – *le fumier, dechets* [ДМ, с. 13], *бавл (моча)* – *l'urine* [ДМ, с. 14], *марҳам (мазь)* – *l'onguent* [КА, с. 271], *таҳлил (анализ)* – *analyse* [ФТ, с. 132], *тақтир (дистиллат)* – *distillation* [MC, с. 138], *усора (сок)* – *le jus* [MC, с. 142], *ҳазм (переваривание)* – *digestion* [MC, с. 401], *ҳалила (мировалан, терминалия)* – *miroblan (навъи дарахт)* [MC, с. 408], *ғизо (питание)* – *la norriture* [MC, с. 243], *шаробӣ (алкогольный)* – *de vin* [MC, с. 393], *луобӣ (слизистый)* – *visqueux, glaireux* [MC, с. 213], *музминӣ (хронический)* –

chronique [MC, с. 89], *муоличавӣ* (лечебный) – *medicinal* [MC, с. 89], *хилтӣ* (мокрота) – *mouillé* [MC, с. 234], *таҳлилӣ* (аналитический) – *analytique* [MC, с. 131], *тақтириӣ* (дистилированный) – *distillé* [MC, с. 138], *гизоӣ* (продуктовый) – *nourritur* [MC, с. 244], *давоъуссаратон* (лечение от рака) – *remede contre le cancer* [MC, с. 311], *давоъулӯзӣ* (сердечные препараты) – *medicament pour le cœur* [MC, с. 231], *давоъулӯзӣ* (лекарство для печени) – *medicament pour le foie* [MC, с. 208], *давоъулӯзӣ* (лекарство для мышц) – *medicament pour les muscles* [MC, с. 208], *давоулашараён* (лекарство для артерии) – *medicament pour l'artere* [MC, с. 209], *иҷоруладвия* (диуретические средства) – *medicament diuretique* [MC, с. 302], *амрозулдаво* (лечение болезней) – *remede contre les maladies* [KA, с. 31] *асабуладвия* (лекарство для нервов) – *medicaments pour les nerfs* [ДМ, с. 32].

Также с арабского языка на французский язык были внедрены множество слов, в том числе, фармацевтические термины, которые были отмечены выше. Мы считаем необходимым вспомнить некоторые из них: *alcool* — *нӯшобаи мадҳушикунанда* – усыпительный, с арабского слова *al-kohl*, *alcoolique* – *спиртдор* – спиртосодержащий с арабского слова *alcool* и французского суффикса *que*, *estragon* – эстрагон с арабского слова *tarkhoun*, *café* – қаҳва кофе с арабского слова *qahwa*, *coton* – *пахта* – вата с арабского слова *qutun*, *orange* – *афлесун* – апельсин, с арабского слова *narandj*, *abricot* – *зардолут* – абрикос в каталонском языке *albercoc* и с арабского слова *al – barquq*.

В результате было установлено, что арабская фармацевтическая терминология сохраняет арабские суффиксы множественного числа, таджикские суффиксы, а также последовательность категорий рода, прилагательных и наречий.

В четвертом подразделе анализируются «Греческие фармацевтические термины в таджикском и французском языках».

Греческие фармацевтические термины в другие языки вводились различными способами. Греческие фармацевтические термины в той или иной степени встречаются во всех международных языках. Из греческого языка в

таджикский язык вошли фармацевтические термины и ее различных отраслей, в том числе некоторые лекарства, травы и лекарственные растения, масла и мази: *graphion* – *карободин*, *chalcketorion* – *қалқатор*, *kadris* – *қатрон*, *diaphragma* – *диёфроғмо*, *kostos* – *куст*, *gangrena* – *қантариә*, *пенталгин* – *pentalgin*, *антипирин* – *antipyrin*, *гидроген* – *hydrogenes*, *литий* – *lithos*, *оксиген* – *oxygenes* [ЛЯОФТ, с. 173]

Греческие фармацевтические термины также очень распространены во французском языке: *haematogen* – *haematogenne* – *гемотоген*, *hydrochlorid* – *hydrochloride* – *гидрохлорид*, *hexamidin* – *hexamidine* – *гексамидин*, *hypoxia* – *hypoxie* – *гипоксия*, *hyperglykaemia* – *hyperglykaemie* – *гипергликемия*, *microchirurgia* – *microchirurge* – *микрохирургия*, *myocardit* – *myocardite* – *миокардит*, *toxicologia* – *toxicologi* – *токсикология*, *toxicos* – *toxique* – *токсичный* [ЛЯОФТ, с. 215 - 236].

Пятый подраздел – «Индийские фармацевтические термины на таджикском и французском языках» имеет свои особенности.

Стоит отметить, что внедрение индийских фармацевтических терминов в таджикский язык, принадлежащие к одной языковой семье, происходило по нескольким причинам. Одним из основных факторов, признанных на сегодняшний день, является общее происхождение и общие характеристики этих языков [2, с. 113–116].

Другими факторами являются общие исторические корни, научные и культурные связи, а также взаимное влияние подобных связей на определенных исторических этапах [19, с. 22].

Индийские фармацевтические термины проникли в таджикский язык различными путями: термин «*кангар* – *kangar*» – это вид лекарственного растения, распространенный в медицине прошлого и настоящего. Абу Али ибн Сино также упоминал об этом в своих медицинских трудах, описывая его как лекарственное растение [1, с.124-164].

Термин «*банг (гашиш)* – *bang*» как лекарственное растение; «*кофур (камфора)* – *kafur*» – душистая лекарственная жидкость; «*моши (маши)* – *mosh*»

— разновидность лекарственного растения; «*норгил (кокос)* – *nargil* » – вид лекарственного растения, также известный в медицинских источниках как «*ҷавзи ҳиндӣ*» (*мускатный орех*), название которого вошло в таджикский язык, и некоторые из его видов используются и сегодня.

Индийские термины также вошли во французский язык: *dind* – *динд*, происходящий от древнего корня «*danti* – *данти*», используется в фармацевтической промышленности как лекарственное растение. Аналогичным образом, индийские фармацевтические термины *ситраҷ* – *sitraj*, *суккар* – *sukkar*, которые происходят от древнеиндийского слова «*sarkara*» встречаются во французском языке.

В шестом подразделе анализируются и рассматриваются «**Английские фармацевтические термины в таджикском и французском языках**».

Английский язык, как международный язык, также оказал большое влияние на развитие и совершенствование таджикского и французского языков, особенно в области фармацевтической терминологии.

В таджикской и французской фармацевтической терминологии в качестве примера можно привести группу терминов, заимствованных с английского языка, которые и сегодня широко используются в этих языках: *inted* – *тавсия додан (рекомендовать)* – *inté*, *intensity* – *зудтаъсир (быстродействующее)* – *intensité*, *interection* – *таъсири муқобила (побочные эффекты)* – *interjection*, *interchaenge* – *мубодилаи дорухо (взаимодействие лекарств)* – *l'échange*, *interfere* – *омезии (смешивание)* – *interferer*, в научном французском языке *interrelation* – *мудохилаи дорухо (взаимосвязь лекарств)* – *interrelation*, *inversive* – *зудтаъсир (быстродействующее)* – *inversion*, *innowate* – *тарзи нав (табобат) (новые методы лечения)* – *invention*, *insight* – *қобилияти дору (фармакологические свойства)* – *insight*, *apercu*, *install* – *барқарорӣ (восстановление)* – *installe*.

Седьмой подраздел озаглавлен «**Немецкие фармацевтические термины в таджикском и французском языках**».

История немецкой фармацевтики отличается от истории других областей медицины и развития фармацевтики в других странах. Поэтому составы, фармацевтические концепции и фармацевтическая терминология, используемые сегодня в немецком языке, встречаются также в большинстве языков мира, включая таджикский и французский: *analyse* – *муоина (осмотр)* – *analyse*, *medicament* – *маводи доруворӣ (лекарственные препараты)* – *medicament*, *injection* – *тазрики маводи доруворӣ (инъекция)* – *injection*, *transplantation* – *пайванди узӯ (трансплантация)* – *transplantation*, *tinktur* – *нӯшоба (настойка)* – *teinture*, *blutn* – *хун (кровь)* – *sang*, *blutgruppe* – *гурӯҳи хун (группа крови)* – *groupe sanguin*, *blutbild* – *нишондоди хун (показатели крови)* – *formule sanguine*, *roting* – *сурхшавӣ (покраснение)* – *rougeur*, *medizinisch* – *муоинаи тиббии дору (медицинский анализ препарата)* – *verifier les medicaments*, *dosierung* – *воягузорӣ (дозировка)* – *dosage*, *pille* – *ҳаб (пилюла)* – *pilule*.

Немецкие фармацевтические термины, вошедшие во французский язык: *das dragee* – *драже (драже)* – *dragee*, *tantum verde* – *рафъкунандаи шамолхӯрдагӣ (противовосполительный)* – *tantum verdee*, *aspirin* – *маводи табпасткунанда (жаропонижжающий)* – *aspirine*, *supradyn* – *витамин В 1* – *supradyn*, *wick* – *доруи зуком (лекарство от простуды)* – *wick*, *canesten* – *маводи зидди бемориҳои замбуруғӣ дар пой (средства от грибка на ногах)* – *canesten*.

В восьмом подразделе анализируются и «Русские фармацевтические термины в таджикском и французском языках».

Введение русской фармацевтической терминологии началось во второй половине XVI века: *аир* – *шамиергиёҳи ботлоқӣ*, *алтей* – *гули хайрӣ*, *белок* – *сафеда*, *белена* – *шоҳдана*, *болотный* – *ботлоқӣ*, *боярышник* – *дӯлона* [ЛЯОФТ, с. 231-244].

Следующие русские фармацевтические термины являются латинскими и греческими терминами, которые используются в таджикском и французском языках: *алоэ* – *алоэ* – *aloes* [ЛЯОФТ, с. 231], *ампула* – *ампула* – *ampoule*

[ЛЯОФТ, с. 46], аралия – аралия – *aralia* [ЛЯОФТ, с. 18], бронхит – бронхит – *bronchite* [ЛЯОФТ, с. 16], вакцина – ваксина, эмдору – *vaccine* [ЛЯОФТ, с. 244], глюкоза – глюкоза – *glucose* [ЛЯОФТ, с. 235], дифтерия – дифтерия – *diphtherie* [ЛЯОФТ, с. 239], дихлотиазид – дихлотиазид – *dichlorothiazide* [ЛЯОФТ, с. 238], глюконат – глюконат – *gluconate* [ЛЯОФТ, с. 218], желатин – желатин – *gelatin* [ЛЯОФТ, с. 235], какао – какао – *cacao* [ЛЯОФТ, с. 232], лейкоцит – лейкотсит – *leucocyte* [ЛЯОФТ, с. 267].

Во французском языке русские термины, в том числе фармацевтические, встречаются реже: *samovar* – самовар, *troïka* – тройка, *bistro* – бистро, *morse* – морж, *toundra* – тундра, *mazut* – мазут, *kolkhoze* – колхоз, *sovkhoze* – совхоз, *borchtch* – борщ, *kvasse* – квас, *rouble* – рубль, *perestroika* – бозсозӣ (перестройка), *glasnost* – ошкорбаёнӣ (гласность) [22].

Таким образом, некоторые термины, вошедшие в таджикский и французский языки с русского языка, имеют латинское и греческое происхождение и широко используются в фармацевтической промышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа и изучения системы фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках на основе медицинских словарей и энциклопедий по фармацевтике и медицинских источников, мы пришли к следующим выводам:

1. При изучении новых теорий терминологии и терминоведения было установлено, что, помимо мнений, которые были изложены по этой теме до последних лет, никаких новых теорий по исследованию таджикской и французской фармацевтической терминологии не наблюдается [1-А; 4-А].

2. Ученые и исследователи относят историю возникновения фармацевтических терминов к концу XIX века, однако, в результате исследования выяснилось, что история возникновение медицинских терминов,

в частности, фармацевтических терминов, охватывают тысячи лет, и их истоки восходят к периоду возникновения ислама [1-А; 2-А].

3. В результате анализа и изучения основ и этапов формирования фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках было выявлено, что формирование терминологии пережило определенные этапы развития со времени введения в действие религии ислама до момента обретения независимости. Французский язык также имеет некоторую связь с латынью и греческим языком, поэтому основы формирования терминологии во французском языке восходят к Средним векам [1-А; 3-А].

4. Выяснилось, что и таджикский язык (основанный на древних медицинских трудах и словарях), и французский язык (основанный на медицинских источниках латинского языка, который составляет основу французского языка и происходит от него) использовали словари и медицинские источники, которые играли важную роль в создании системы фармацевтической терминологии [2-А; 7-А].

5. Выяснено, что в формировании и развитии фармацевтической терминологии в таджикском языке, наряду со среднеперсидскими, важную роль играют также иноязычные слова и термины, что поясняются нами в подразделах, посвященных данной теме.

Роль латыни в формировании французской фармацевтической терминологии крайне велика [1-А; 4-А].

6. Было обнаружено, что хотя большое количество фармацевтических терминов произошло от терминов, заимствованных из других языков, арабские термины также вносят значительный вклад в этом отношении, и такие арабские фармацевтические термины возникли с появлением первых медицинских справочников в этой области.

Во французском языке более важную роль играют термины, заимствованные из латинских языков [2-А].

7. Выяснено, что латинские фармацевтические термины, которые использовались в разные периоды становления таджикского и французского

языков, по настоящее время в определенной степени составляют основу фармацевтических терминов таджикского и французского языков, чему способствует исторические условия этих языков. Поэтому большинство фармацевтических терминов этого периода требуют пояснений [6-А].

8. Анализ и обзор греческих терминов в таджикском и французском языках наглядно показывает, что таджикский (через арабский язык) и французский (через латинский язык) языки обогатили свой лексический состав и словарный запас фармацевтических терминов за счет использования греческих слов и терминов, использовали этот научный язык для всех видов точных фармацевтических концептов [2-А; 6-А].

9. Материалы фармацевтических словарей и энциклопедий свидетельствуют о том, что таджикский и французский языки, помимо собственных внутриязыковых возможностей, широко используют также заимствованные термины из греческого, латинского, арабского, английского, немецкого и русского языков [2-А; 7-А].

10. Стало очевидным, что изучение фармацевтической терминологии в период независимости способствует дальнейшему укреплению основ литературного языка и обогащению общемедицинской терминологии. Таким образом, таджикский и французский языки также укрепили свои позиции в фармацевтической терминологии среди других международных языков [4-А; 6-А].

11. Установлено, что в формировании фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках важную роль сыграли как таджикские медицинские труды, относящиеся к средневековью, так и французские медицинские труды, относящиеся к латинскому и греческому языкам. Словари и энциклопедии, изучаемые на сравниваемых языках, также могут предоставить уникальную информацию о происхождении фармацевтических терминов на основе языковой принадлежности [1-А; 2-А].

12. Выявлено, что основные способы формирования и отбора терминологии в фармацевтической сфере, которые нашли применение в

классических языковых и таджикских и французских словарях, не утратили своего научного и практического значения и по настоящее время, а наоборот, в период независимости они приобрели большее значение в формировании таджикского и французского языков.

Большинство терминов, созданных и используемых авторами источников и словарей, по своей структуре и значению соответствуют современным нормам таджикского и французского литературных языков [2-А].

13. Установлено, что префиксы и суффиксы являются активными терминообразовательными элементами в таджикском и французском языках и играют значительную роль в образовании иноязычных терминов. В словарях и источниках подчеркивается синтаксический, синтаксико-морфологический, морфологический, морфологически-синтаксический способы, как способы и методы формирования фармацевтической терминологии, которые подробно анализируются в диссертации [2-А; 5-А].

14. Установлено, что фармацевтические термины в таджикских и французских словарях и энциклопедиях составляют основу фармацевтических терминов в сопоставляемых языках, а часть фармацевтических терминов в таджикском и французском языках возникла на основе греческой культуры и литературы, и не утратили своего значения и терминологического смысла по настоящее время [2-А; 3-А].

15. Стоит отметить, что большое количество терминов в фармацевтической терминологии заимствовано с латинского, греческого, французского, русского и арабского языков. Также установлено, что формирование фармацевтической терминологии находится в сильной зависимости от основ и источников ее происхождения, а именно названий лекарственных растений, растительных масел и мяса животных, птиц, пресмыкающихся, а также лекарственных минералов [1-А; 6-А].

16. Анализ показал, что как в таджикском, так и во французском языках до сегодняшнего дня существуют некоторые недостатки при создании и отборе фармацевтических терминов [4-А].

Таким образом, используя опыт и высокую проницательность авторов медицинских справочников и словарей, в том числе фармацевтического направления, в системе фармацевтической терминологии для специалистов в этой области в сфере перевода, выбирая относительно чёткую и лаконичную форму фармацевтической терминологии в связи с соблюдением законов и традиционных приемов терминологии в таджикском и французском языках и устранением имеющихся в ней недостатков, имеет научно-практическое значение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Основное содержание диссертации может в дальнейшем способствовать подготовке методических пособий, образовательных программ, написанию научных статей и диссертаций по теме сопоставительного анализа отраслевой терминологии, сопоставительных словарей терминологии различных языков.

2. Углубленное изучение и выводы по теме исследования будут способствовать подготовке различных специализированных словарей и энциклопедий, а также подготовке специализированных двуязычных и трехъязычных словарей в высших учебных заведениях и медицинских колледжах фармацевтического направления.

3. Диссертационная работа может послужить научной и практической основой для комплексного анализа и рассмотрения этимологических аспектов фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках, а также для изучения исторических источников, методов, становления и эволюции фармацевтической терминологии в сопоставляемых языках.

4. Фармацевтические термины, составленные на основе медицинских энциклопедий и словарей, не только обогащают медицинский словарный состав

таджикского и французского языков, но и имеют особое научно-теоретическое значение в обогащении словаря международных фармацевтических терминов.

5. Выводы и заключения диссертации могут быть использованы при преподавании спецкурсов по терминологии, этимологии специальных терминов на таджикском, французском, арабском, греческом, латинском и индийском языках с позиции сравнительно-исторического языкознания в лингвистике вышеуказанных языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

30. Абуали ибни Сино. Осори мунахаб. Ч. 1 [Матн] / Абуали ибни Сино. – Душанбе, 1980. – С. 124-164.
31. Барроу, Т. Санскрит [Текст] / Т. Барроу. – М.: Прогресс, 1976. – С. 113-116.
32. Назарзода, С. Забон ва истилоҳот (Андешаҳо дар атрофи забони тоҷикӣ ва ташакқули истилоҳот) [Матн] / С. Назарзода. – Душанбе: Дошиш, 2003. – 148 с.
33. Назарзода, С. Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX [Матн] / С. Назарзода. – Душанбе: Дошиш, 2004. – 303 с.
34. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ). Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилд I (А–З) [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 479 с.
35. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ). Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилди II (И–М) [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, 1982. – 463 с.
36. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ). Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилди III (Н–П) [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, 1982. – 415 с.
37. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ). Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилди IV [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, 1986. – 487 с.
38. Сафаров, О.И. Забони лотинӣ ва асосҳои истилоҳоти фарматсевтӣ [Матн] / О.И. Сафаров. – Душанбе, 2015. – 265 с.

39. Сафаров, О.И., Муродов, М.Ч. Лугати лотинӣ-русӣ-тоҷикии истилоҳоти клиникӣ, анатомӣ ва фарматсевтӣ [Матн] / О.И. Сафаров., М.Ч. Муродов. – Душанбе, 2016. – 256 с.
40. Словарь иностранных слов [Текст]. – М: Русский язык, 1989. – 624 с.
41. Султонов, М.Ҳ. Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ [Матн] / М.Ҳ. Султонов. – Душанбе, 2008. – 334 с.
42. Тӯраҳасанов, Қ.Ш. Истилоҳоти пешобшиносӣ дар забони форсии тоҷикӣ [Матн] / Қ.Ш. Тӯраҳасанов. – Душанбе, 2000. – 187 с.
43. Тӯраҳасанов, Қ.Ш. Ташаккули истилоҳоти тиббии тоҷикӣ (дар асоси маводи нахустосори тиббӣ) [Матн] / Қ.Ш. Тӯраҳасанов. – Душанбе, 2022. – 397 с.
44. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1 [Матн]. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 951 с.
45. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 2 [Матн]. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 949 с.
46. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷ. 1 [Матн]. – Душанбе, 2008. – 950 с.
47. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷ. 2 [Матн]. – Душанбе, 2008. – 945 с.
48. Хатеми, Н.З. Лексика персидского языка и пути её обогащения [Текст] / Н.З. Хатеми. – Баку, 1968. – С. 22.
49. Хаютин, А.Д. Термин, терминология, номенклатура (учебное пособие) [Текст] / А.Д. Хаютин. – Самарканд, 1972. – 209 с.
50. Ҳаким Майсарӣ. Донишнома (баргардон ва тавзехоти А. Юсупов) / М. Ҳаким [Матн]. – Душанбе, 2009.
51. Ҷумаев, Т.Б. Персидские заимствования во французском языке: лексико-семантический и грамматический анализ [Текст] / Т.Б. Ҷумаев. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 199 с.
52. Delbecque, N. Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne le language [Text] / Préface de Jean-Rémi Lapaire. – Bruxelles: Champs linguistique de Boeck, 2006. – 324 p.

53. Fournier, P.V. Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuse de France [Text] / P.V. Fournier. – Paris: Presses de la Cité. – 2016 – 786р.
54. Guiraud, P. Les mots étrangers [Text] / P. Guiraud. – Paris: PUF, 1965. – 123 p.
55. Jehan Thierry. Dictionnaire français– latin [Text] / Thierry, Jehan. – Paris, 1564.
56. Le petit Robert: Dictionnaire de la langue française [Text]. – Paris XI, 1992.
57. Le Robert Micropoche : Dictionnaire de la langue française. Т. XIII [Text]. – Paris, 1988.
58. Muhammad Reza Parsa– yar. Dictionnaire français persan [Text] / Réza Parsa– yar Muhammad. – Téhéran: Farhang Moaser, 2006. – 975 p.

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

I. В рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

- [1-А]. Сафаров, О.И. Ташаккули низоми истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ [Текст] / О.И. Сафаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2024. – № 2. – С. 75-81.
- [2-А]. Сафаров, О.И., Тураҳасанов, К.Ш. Нақши лугатномаҳо дар ташаккули истилоҳоти дорусозӣ [Текст] / О.И. Сафаров, К.Ш. Тураҳасанов // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2024. – № 7. – С. 16-21.
- [3-А]. Сафаров, О.И. Меъёрҳои батанзимдарории истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ [Текст] / О.И. Сафаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2024. – № 8. – С. 49-53.

- [4-А]. Сафаров, О.И. Баъзе мушкилот дар истилоҳоти дорусозӣ [Текст] / О.И. Сафаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2025. – № 1. – С. 87-91.
- [5-А]. Сафарзода, О.И., Турахасанов, К.Ш. Меъёрҳои интиҳоби истилоҳсозии дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ [Текст] / О.И. Сафарзода, К.Ш. Турахасанов // Вестник Университета языков. Серия филологических, педагогических и исторических наук. – Душанбе, 2025. – № 1 (57). – С. 134-140.

II. Статьи автора, опубликованные в других сборниках и научных изданиях:

- [6-А]. Сафаров, О.И. Дараҷаи омӯзиши истилоҳоти дорусозӣ дар илми забоншиносии тоҷик [Текст] / О.И. Сафаров // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Иностранные термины в сфере туризма и путешествий» (Душанбе: ТНУ, 23.05.2020). – Душанбе, 2020. – С. 92-96.
- [7-А]. Сафаров, О.И. Ҷойгоҳи забони лотинӣ дар истилоҳоти тиббӣ [Текст] / О.И. Сафаров // Материалы университетской научно-практической конференции на тему «Современные методы преподавания иностранных языков в учреждениях высшего профессионального образования Республики Таджикистан» (Душанбе: ТНУ, 12.05.2023). – Душанбе, 2023. – С. 21-24.

АННОТАЦИЯ

диссертатсияи Сафарзода Однамухаммад Ислом дар мавзуи «Таҳлили сохторию маъноии истилоҳоти дорусозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ

Калидвожаҳо: истилоҳ, истилоҳшиносӣ, ташаккул, такомул, дорусозӣ, дорушиносӣ, решашиносӣ, истилоҳоти иқтибосӣ, истилоҳоти арабӣ, истилоҳоти юнонӣ, истилоҳоти лотинӣ, маънӣ, соҳторӣ.

Дар диссертатсияи мазкур таҳлилу баррасии истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар заминаи истилоҳоти тиббӣ, алалхусус истилоҳоти дорусозӣ, марҳилаҳои ташаккул, роҳу усулҳои истилоҳсозӣ дар забонҳои гуногунсоҳтор, аз ҷумла, тоҷикиву фаронсавӣ мавриди таҳқиқ қарор мегирад. Таҳқиқи мазкур барои дақиқу равшан намудани баромади истилоҳоти дорусозӣ аз нигоҳи решашиносӣ, мансубияти забонӣ ва истилоҳоти иқтибосии байналмилалӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ аҳаммияти илмиву амалӣ дорад.

Мавриди омӯзиш қарор додани истилоҳоти дорусозӣ дар заминаи сарчашмаҳои илмӣ ва лугатномаҳои дорусозии мухталиф дар робита ба вижагиҳои маънӣ, соҳторӣ, мансубияти забонӣ ва решашиносии истилоҳоти соҳаи мазкур дар замони истиқлолияти забонӣ мухиммият ва саривақтӣ будани таҳқиқи мавзуи мазкурро нишон медиҳад.

Дар кори таҳқиқии мавриди назар аз метод ва равишҳои анъанавии забоншиносии муқоисавӣ, муқоисавию таъриҳӣ, таҳлили сохторию маънӣ, таҳлили решашиносӣ ва оморӣ истифода шудааст.

Навғонии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки таҳлили муқоисавии истилоҳоти дорусозӣ, паҳлӯҳои мухталифи он аз нигоҳи маънӣ, соҳторӣ, таърихи пайдоиш, заминаҳо, марҳилаҳои ташаккули он, нақши истилоҳоти дорусозии иқтибосии лотинӣ, юнонӣ, арабӣ, олмонӣ, англисӣ, хиндӣ ва русӣ дар забонҳои тоҷикиву фаронсавӣ бори нахуст ба таври густарда ба риштai тақиқ қашида шуд.

Маводи рисола дар таҳияи дастуру васоити таълимӣ, лугатномаҳои дузабонаи тоҷикӣ-фаронсавӣ, фарҳангномаҳои тафсирии соҳаи дорусозӣ барои баргузории дарсхои амалӣ дар факултетҳо ва донишгоҳҳои тиббӣ метавонад мавриди истифодаи мутахассисони соҳа қарор гирад.

Таҳқиқоти диссертационӣ дар таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи ҷанбаҳои решашиносии истилоҳоти дорусозии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ, ҳамчунин дар омӯзиши сарчашманиносии таъриҳӣ, роҳу восита ва ташаккулу таҳаввули истилоҳоти дорусозии забонҳои муқоисашаванда заминаи илмиву амалӣ шуда метавонад.

АННОТАЦИЯ

диссертации Сафарзода Однамухаммад Ислома на тему «Структурно-семантический анализ фармацевтических терминов в таджикском и французском языках», представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Ключевые слова: термин, терминология, формирование, развития, фармация, фармакология, этимология, заимствованные термины, арабская терминология, греческая терминология, латинская терминология, семантический, структурный.

В диссертации анализируются и рассматривается вопросы терминологии в контексте медицинской терминологии, особенно фармацевтической, а также рассматриваются этапы формирования, способы и методы терминообразования в языках с различной структурой, в том числе в таджикском и французском языках. Данное исследование имеет научное и практическое значение для определения происхождения фармацевтических терминов с точки зрения этимологии, языковой принадлежности, а также межнациональных заимствований терминов в таджикском и французском языках.

Исходя из этого изучение фармацевтических терминов на основе научных источников и различных фармацевтических словарей с точки зрения семантических, структурных, лингвистических и этимологических особенностей в эпоху языковой независимости свидетельствует о важности и своевременности исследований по данной теме.

Диссертация написано на основе традиционных методах и подходах, таких как сравнительный, сравнительно-исторический, структурно-семантический, этимологический и статистический методы.

Новизна исследования заключается в том, что впервые проведен сравнительный анализ фармацевтической терминологии, ее различных аспектов с точки зрения значения, структуры, истории возникновения, этапов ее формирования, а также исследована роль фармацевтической терминологии, заимствованной с латинского, греческого, арабского, немецкого, английского, хинди и русского языков в таджикском и французском языках.

Материалы диссертации могут быть использованы специалистами в данной области при разработке учебных пособий, двуязычных таджикско-французских словарей, толковых словарей по фармакологии для практических занятий на медицинских факультетах и вузах.

Диссертационная работа может послужить научной и практической основой для комплексного анализа и рассмотрения этимологических аспектов фармацевтической терминологии в таджикском и французском языках, а также для изучения исторических источников, методов, становления и эволюции фармацевтической терминологии в сопоставляемых языках.

ANNOTATION

for the dissertation of Safarzoda Odinamukhammad Islom on the topic "Structural-semantic analysis of pharmaceutical terms in the Tajik and French languages" submitted for the degree of candidate of philological sciences in the specialty 10.02.20 – Comparative-historical, typological and contrastive linguistics

Keywords: term, terminology, formation, development, pharmacy, pharmacology, etymology, borrowed terms, Arabic terminology, Greek terminology, Latin terminology, semantic, structural.

The dissertation analyzes and examines the issues of terminology in the context of medical terminology, especially pharmaceutical, and also examines the stages of formation, methods and methods of terminology in languages with different structures, including Tajik and French. This study has scientific and practical significance for determining the origin of pharmaceutical terms in terms of etymology, language affiliation, as well as international borrowings of terms in the Tajik and French languages.

Based on this, the study of pharmaceutical terms based on scientific sources and various pharmaceutical dictionaries in terms of semantic, structural, linguistic and etymological features in the era of language independence indicates the importance and timeliness of research on this topic.

The dissertation is written on the basis of traditional methods and approaches, such as comparative, comparative-historical, structural-semantic, etymological and statistical methods.

The novelty of the study lies in the fact that for the first time a comparative analysis of pharmaceutical terminology, its various aspects in terms of meaning, structure, history of origin, stages of its formation was carried out, and the role of pharmaceutical terminology borrowed from Latin, Greek, Arabic, German, English, Hindi and Russian in the Tajik and French languages was studied.

The materials of the dissertation can be used by specialists in this field in the development of teaching aids, bilingual Tajik-French dictionaries, explanatory dictionaries on pharmacology for practical classes at medical faculties and universities.

The dissertation work can serve as a scientific and practical basis for a comprehensive analysis and consideration of the etymological aspects of pharmaceutical terminology in the Tajik and French languages, as well as for the study of historical sources, methods, formation and evolution of pharmaceutical terminology in the compared languages